



**Зан – Модар сарчашмаву офарандаи ҳаёт, рамзи  
покиву зебой, махзани меҳру вафо ва таҷассуми  
зиндаи муҳаббату самимият мебошад.**



**Эмомалӣ РАҲМОН**



*Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,  
Шавад тира аз беҳирад рӯзгор.*

**ҲАҶТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД**

**№10 (12495)  
6 март  
соли 2025**

# ОМУЗГОР

**НАШРИЯИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН** [www.omuzgor-gazeta.tj](http://www.omuzgor-gazeta.tj)

**▶▶ ЧАЛАСА**



## Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

28 феврал тахти раёсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Раиси Ҳукумати кишвар, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.

Дар кори маҷлис нахуст дар бораи Стратегияи миллии арзёбии сифати таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2044 гузориши вазирӣ маориф ва илми Тоҷикистон Раҳим Саидзода шунида шуд.

Таъкид гардид, ки Стратегияи миллии ба тақмили раванди таълим равона шуда, ба таъмини сифати таҳсилот мусоидат мекунад ва барои иштирок дар арзёбии байналмилалӣ сифати таҳсилот замина мегузорад. Сифати таҳсилот бо дарназардошти таъмини шароити мусоид барои таълиму тарбия, иқтидори кадрӣ, адабиёти таълими ба қобилияти зехнию физиологии тарбиятгирандагону хонандагону мутобик, воситаҳои таълимӣ, маводи методӣ аёни, инчунин, азхудкунии барномаҳои таълимӣ тарбиявии мувофиқ ба талаботи стандартҳои давлатии таҳсилот мавриди арзёбӣ қарор мегирад.

Сарвари давлат супориш доданд, ки Вазорати маориф ва илм, идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои амалисозии стратеги-

яи мазкур ва баргараф намудани камбудҳои ҷиддӣ соҳа тадбирҳои мушаххас андешида, ҳамасола то 1 феврал ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот диҳанд.

Сипас лоиҳаи Созишнома миёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи таъсиси парки саноатӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва қабул шуд.

Дар идомаи маҷлис Барномаи солимигардонии маҳфузгоҳҳои партовҳои коркарди маъдани урандор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 ва Барномаи омӯзиши касбӣ ва бо кор таъмин намудани маҳкумшудагон ва шахсон аз адои ҷазо озодшуда барои солҳои 2025-2030 муҳокима гардид.

Гуфта шуд, ки мақсад аз таҳияи Барномаи солимигардонии маҳфузгоҳҳои партовҳои коркарди маъдани урандор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 ин идома додани корҳои зарурӣ, муайян намудани иншооти зарардида ва ба пурагӣ безарар ва солим гардонидани мавзӯҳои аз истехсолоти коркарди уран зиёнда дар ҷумҳурӣ мебошад.

Барномаи омӯзиши касбӣ ва бо кор таъмин намудани маҳкумшудагон ва шахсон аз адои ҷазо озодшуда барои солҳои 2025-2030

бошад, бо мақсади фароҳам овардани шароит ва муҳайё намудани имконият барои ба касбомӯзию шугл фаро гирифтани маҳкумшудагон ва шахсон аз адои ҷазо озодшуда таҳия гардидааст.

Роҳбари давлат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои босамар ва татбиқи амалии нақшаву барномаҳои номбурда ба вазорату идораҳои дахлдор дастуру супоришҳо доданд.

Дар фароварди маҷлис Сарвари давлат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба рушди бахшҳои гуногуни соҳаи саноат, аз ҷумла, саноати кӯҳӣ, нассочӣ, афзун намудани коркарди ватании канданиҳои фойданок ва маҳсулоти кишоварзӣ, бо роҳи зиёд кардани иқтидорҳои иловагии тавлиди неруи барқ, аз ҷумла, аз манбаҳои неруи «сабз» таъмин намудани истиклоли энергетикӣ ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд.

Ҳамчунин, вобаста ба иҷрои масъалаҳои маҷлиси навбатии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастурҳои қаблӣи Роҳбари давлат, амалисозии нишондодҳои Паёми Президенти кишвар ба Маҷлиси Олӣ, омодагии ҳамаҷониба ба истикболи сазовори ҷашни байналмилалӣ Наврӯз ва 35-солагии Истиклоли давлатӣ дастуру супоришҳо дода шуд.

Ҳар як намояндаи воситаҳои ахбори омма ҳамеша дар хотир дошта бошад, ки минбари суҳанро бояд барои ҳифзи амнияти давлат, таҳкими пойдеории ҷомеа, тарғиби худогоҳиву худшиносии миллӣ, ғояҳои ватандӯстӣ, эҳтиром ба анъанаҳои фарҳангӣ, рушду густариши забони давлатӣ истифода намояд ва ба халқу миллати худ содиқонаву бегараз хизмат карда, дар химояи манфиатҳои миллӣ ва мардуми шарифи кишвар ҳаргиз бегараф набошад.

**Эмомалӣ РАҲМОН**

### ДАР ИН ШУМОРА :

Такмил бахшидани  
илмҳои дақиқ

2

Варзоб: ба масъалаи таълиму  
тарбия тавачҷуҳи ҷиддӣ мебошад

3

Сарчашмаи ҳаёт

4

Ҷону ҷаҳонам  
модар аст

6

Масъулият дар  
назди фарзандон

7

Роҳномаи омӯзгорон

8

Рӯзноманигорӣ  
ҷасорат меҳоҳад

9

Заминаи амалҳои  
ифротгароёна

10

Вазъи кӯдакистонҳо  
дар шаҳри Ваҳдат

12

Нақши равоншинос  
дар тарбия

13

Гулшани саодат

14

## АХБОР

26-уми феввали соли равон дар Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба амалишавии «Барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021-2025» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2021, №170) чаласаи корӣ баргузор гардид. Дар он вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода, муовинони вазири маориф ва илм, сардорони раёсату шӯъбаҳои дастгоҳи марказӣ ва сохторҳои тобеи вазорат иштирок намуданд.

Нахуст вазири маориф ва илм қайд кард, ки рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ зери таваҷҷуҳи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар ин самт 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 амалӣ мегардад. Аз ин рӯ, иҷроии барномаҳои соҳавӣ, махсусан, «Барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021-2025» барои рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ зарурӣ ва саривақтӣ ба ҳисоб меравад.

Дар идома ҳисоботи сардори раёсати илм ва инноватсияи вазорат Сирочиддин Ниезӣ доир ба амалишавии «Барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021-2025» шунда шуд.

Қайд гардид, ки Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон рафти амалишавии «Барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021-2025»-ро мунтазам пайгирӣ намуда, то кунун дар ин самт корҳои зиёдеро ба анҷом расонидааст.

## ТАКМИЛ БАХШИДАНИ ИЛМҲОИ ДАҚИҚ



Гуфта шуд, ки барномаи мазкур бо мақсади дастгирӣ ва рушди тадқиқот дар самти илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ муҷаҳҳаз гардонидани лабораторияҳои физика, химия, биология бо таҷҳизоти замонавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии ҷумҳурӣ, тақмили низоми омодакунии кадрҳои илмӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии ҷумҳурӣ таҳия гардидааст.

Ҳамчунин, таъкид гардид, ки дар баробари корҳои анҷомдодашуда камбудҳои дар самти амалишавии барномаи мазкур ҷой доранд. Аз ҷумла, ҷиҳати таҷҳизонидани озмоишгоҳҳои илмӣ тадқиқоти илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ аз ҷониби аксарият

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ асбобу анҷоми илми муосир харидорӣ ва муҷаҳҳаз гардонидани намуна, ки ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ пешбурди корҳои илмӣ-тадқиқотӣ монеа эҷод мекунад. Ҷиҳати харидорӣ ва таҷҳизонидани озмоишгоҳҳои илмӣ тадқиқоти илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар доираи барномаи мазкур аз ҳисоби маблағҳои махсуси муассиса дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хус-

рав, Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ, Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон, Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғуфуров, Донишгоҳи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саймуъмин Раҳимов, Донишгоҳи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд, Донишгоҳи тиббӣ-ичтимоии Тоҷикистон, Донишгоҳи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб ва филиали Донишгоҳи энергетикаи Москва дар шаҳри Душанбе (МЭИ) ҷораандешӣ нагардидааст.

Ҳамзамон, масъалаҳои зиёд намудани маблағгузори қорҳои илмӣ тадқиқоти соҳаҳои илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, васеъ намудани ҳамкорӣҳои байналмилалӣ дар соҳаи илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, омода намудани кадрҳои баландихтисос-технологҳо, нанотехнологҳо, муҳандисон, конструкторон, барномасозон ва мутахассисони соҳаи иттилоот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, иштироки магистрантон, докторантони анъанавӣ ва докторантон аз рӯйи ихтисос (PhD), муҳаққикони ҷавон ва олимони дар конференсия, симпозиум, анҷуман ва семинарҳои байналмилалӣ, ташкили озмунҳо, олимпиадаҳо аз фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, вусъат бахшидани фаъолияти патенту ихтироот миёни донишҷӯён, магистрантон, докторантон аз рӯйи ихтисос (PhD) ва олимони равияҳои илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, нашри маводи илмӣ дар соҳаи илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт.

## БАРРАСИИ МАСОИЛИ МУҲИМ



28-уми феввали соли ҷорӣ таҳти раёсати вазири маориф ва илм Раҳим Саидзода чаласаи навбатии ҳайати мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он аъзои ҳайати мушовара, муовинони вазири маориф ва илм, сардорони раёсату шӯъбаҳои дастгоҳи марказӣ ва ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба тариқи ҳузурӣ ва маҷозӣ иштирок намуданд.

Дар оғоз вазири маориф ва илм ҳозиринро ба рӯзнамаи чаласа ва масъалаҳои ҷорӣ баррасишаванда шинос намуд.

Сипас гузориши сардори раёсати таҳсилоти олии касбӣ ва баъдидипломӣ Ҳикматулло Саидзода доир ба рафти иҷроии «Барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои

солҳои 2021-2030» ва «Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» шунда шуд.

Дар идома гузориши сардори раёсати муносибатҳои байналмилалӣ Амонулло Файзуллозода оид ба вазъи фаъолияти робитаҳои байналмилалӣ муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ кишвар дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ соҳа ва гузоришҳои директори Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо Муҳаммад Гаффорзода вобаста ба Лоихаи Низомномаи озмуни «Бехтарин муассисаи таълимӣ барои хонандагони болаёқат» ва Лоихаи Низомномаи «Сурдоолимпиадаи фанӣ» шунда шуд.

Ҳамзамон, дар чаласа масъалаҳои тасдиқи адабиёти

таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Бо дарназардошти ироаи тақлифу пешниҳодҳои аҳли толор вобаста ба масъалаҳои баррасишуда қарорҳои дахлдор қабул гардид.

Дар охир вазири маориф ва илм дар доираи дастури супоришҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин доир ба иҷроии хатмию саривақтии стратегия, барнома, консепсия, қарорҳои ҳайати мушовара ва фармоишҳои вазири маориф ва илм, андешидани чораҳои зарурӣ нисбат ба иҷроии саривақтии иҷроии «Барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030» ва «Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025», пурсамар намудани робитаҳои байналмилалӣ муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ кишвар бо донишгоҳҳои бонуфузи ҷаҳонӣ, дар сатҳи баланд таҷлил намудани Рӯзи модар ва Наврӯзи байналмилалӣ, тозаву озода намудани атрофи муассисаҳо, боло бурдани сифати таълиму тарбия, иштироки бештари хонандагону омӯзгорон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ, нашр ва бознашри китобҳои дарсӣ ва ҷанге дигар дастури супоришҳои мушаххас дод.



## ҶАЛАСА ДАР ДОИРАИ ДАСТУРИ СУПОРИШҲОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

28-уми феввали соли ҷорӣ дар доираи дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси Ҳукумат чаласаи қарорӣ назди вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.

Вазири маориф ва илм Раҳим Саидзода зимни баргузори чаласа аз масъалаҳои дар маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барраси гардида ёдовар шуда, ҷиҳати иҷроии дастури хидоятҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастури супоришҳои мушаххас дод.

Дар чаласа масъалаҳои зиёд, аз ҷумла, вобаста ба мазмуну сифати китобҳои дарсӣ, омодагии омӯзгорон барои дарсгузарӣ, баргараф намудани норасоии кадрӣ, ободонии атрофи муассисаҳо, сохтмони муассисаҳои таълимӣ, дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни Наврӯз, назорати таҳсили донишҷӯён дар хориҷи кишвар, тайёр намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба бозори меҳнат, тарбияи ҷавонон дар руҳияи ватандӯсту меҳанпарастӣ ва ҷанге дигар мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Ёдовар мешавем, ки дар қорӣ чаласа муовини вазири маориф ва илм, сардорони раёсату шӯъбаҳои дастгоҳи марказӣ ва роҳбарони муассисаҳои тобеи иштирок намуданд.

ТАНТАНА



ТАҶЛИЛИ 25-СОЛАГИИ  
СОЗМОНИ ХОНАНДАГОН

26-уми феввали соли чорӣ бо ташаббуси Маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба 25-солагии Созмони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Исмоили Сомонӣ чорабинии идона баргузор гардид.

Дар чорабинӣ муовини вазири маориф ва илм Равшан Каримзода, сардори Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, директори Маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, омӯзгорону хонандагон иштирок намуданд.

Дар оғоз иштирокдорон дар фазои тантанавӣ дар назди муассисаи асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузошанд.

Қисмати расмӣ чорабинӣ бо садо додани Суруди миллий ва аз ҷониби иштирокчиён ба таври зинда суруда шудани он оғоз гардид.

Муовини вазири маориф ва илм дар оғози суҳбатҳои худ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии кишварро, ки аз ҷониби

фаъоли Созмони хонандагон мебошанд, бахшида ба 25-солагии Рӯзи таъсисёбии Созмони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Исмоили Сомонӣ самимона табрику таҳният гуфта, ба онҳо дониши хубу аъло, рафтори намунавӣ ва гуфтору пиндори нақро орзу намуд. Таъкид гардид, ки дар замони ҷаҳонишавӣ тарбияи насли наврас, баланд бардоштани хисси худшиносии миллий, ватандӯстиву ватанпарастии онҳо аз масъалаҳои ҳаётан муҳими мардуми тоҷик ба шумор рафта, аз ҳалли дурусти он пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти кишвар вобастагии калон дорад. Ягона роҳе, ки ҷавонон миллатро пеш мебаранд, ин дониши хуб ва маърифати баланди онҳост. Дар ин росто иқдомҳои Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба баргузор намудани озмунонҳои ҷумҳуриявии «Фуруғи субҳи доноӣ китоб аст», «Илм - фуруғи маърифат» ва «Тоҷикистон - Ватани азизи ман» дар тарбияи ҷавонон дар руҳияи арзишҳои суннатҳои ба шариф муҳиму саривактӣ мебошанд.

Гуфта шуд, ки баробари соҳибистиклол гардидани кишварамон дар ҷумҳурии соҳмонхоро ҳаракатҳои гуногуни наврасону ҷавонон, аз қабили «Созмони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Исмоили Сомонӣ», «Созандагони Ватан» ва «Пайравони Пешвои миллат» таъсис ёфта, ба фаъолият пардохтанд.

Дар идома голибони озмуни «Бехтарин роҳбари Созмони хонандагон - 2024», раисони Созмони талабагии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Сугду Хатлон ва шаҳри Ваҳдат суҳанронӣ намуданд.

Зикр шуд, ки Созмони хонандагон яке аз бахшҳои муҳим дар таълиму тарбияи насли наврас дар фаъолияти муассисаҳои таълимии кишвар ба шумор рафта, ҳадафи он баланд бардоштани хисси ифтихори миллий, ҷалби хонандагон ба донишомӯзӣ, мусоидат дар ташаккули зеҳнӣ ва маърифатнокии таълимгирандагон мебошад.

Тибқи барномаи чорабинӣ, бо мақсади баланд бардоштани ҳувияти миллий ҳудудҳои ҳештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ ва муҳаббат ба садоқат нисбат ба Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирокчиён дар Муассисаи давлатии «Тоҷикфилм» филми мустанадӣ «Марди роҳ» ба намоиш гузошта шуд.

Мавриди қайд аст, ки ҳоло дар ҷумҳурии 1 млн 501 ҳазору 923 нафар хонанда ба сафи Созмони хонандагон ҷалб гардиданд. Аз ин теъдод дар зинаи «Ахтарон» 592979 нафар, «Ворисони Сомонӣ» 651477 нафар ва «Сомонӣ» 257467 нафар хонандаро ташкил медиҳад.

ВОҲӮРӢ

БАЛАНД БАРДОШТАНИ  
ФАРҲАНГИ ЗИДДИКОРРУПСИОНӢ



26-уми феввали соли чорӣ бо мақсади пешгирии омилҳои коррупсионӣ, мақсаднок истифода бурдани мабалаҳои бучетӣ, баланд бардоштани фарҳанги зиддикоррупсионӣ ва ҳукукӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №19-и шаҳри Душанбе воҳӯрии намоёндагони Вазорати маориф ва илм ва Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсионӣ бо мудирони муассисаҳои таҳсилоти томактабии шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии баргузор гардид.

Дар оғоз сардори раёсати таҳсилоти томактабии Вазорати маориф ва илм Ҷамшед Маҷидзода иброз намуд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори дигар мушкilotи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ба масъалаи муқовимат ба коррупсион аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намуда, мубориза бо ин падидаи номатлубро яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолият қарор додаанд. Ҷамҷунин, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз хатарҳои коррупсионӣ, ки ба рушди устувори давлат монеъ шуда, ба нуфузу обрӯи ҷумҳурии дар арсаи ҷаҳонӣ таъсири манфӣ мерасонад, ба таври ҷиддӣ таъкид меку-

нанд. Хусусан, соҳаи маориф, ки кӯдакон объекти асосии раванди таълиму тарбия ба шумор мераванд, бояд аз ин падидаи номатлуб дур ва орей бошад.

Дар идома намоёндагони Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсионӣ бо таҳлилу баррасии паҳлуҳои мухталифи соҳаи маориф, махсусан, самти таҳсилоти томактабӣ баромад намуда, иброз дошанд, ки Нақшаи чорабиниҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба амалисозии «Стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсион дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 марҳалаи якум солҳои 2021-2025» бо фармони вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.01.2025 тасдиқ ва дастраси раёсату шуъбаҳои маориф гардонда шуд. Иҷрои талаботи саривактӣ ва босамари он вазифаи ҳар як корманди соҳа буда, масъулияти баланди шаҳрвандиву касбиро талаб менамояд. Аз ин рӯ, кормандони соҳа вазифадоранд, ки аввал фарҳанги зиддикоррупсионии худро баланд бардошта, аз ҷаҳаи гуна ҳолатҳои коррупсионӣ худдорӣ карда, дар баробари ин, ҷиҳати доир намудани корҳои тарғиботӣ, пешгирии намудани омил ва ҳавфҳои коррупсионӣ дар байни ҷомеа, аз ҷумла, падару модарон тадбирҳои амалӣ андешанд.

3-юми март соли 2025 муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Равшан Каримзода бо мақсади шиносӣ аз раванди таълиму тарбия, иштироки хонандагону омӯзгорон ба дарс ва интизоми меҳнат аз муассисаи таҳсилоти томактабии «Чорбоғ»,



Варзоб: ба масъалаи таълиму тарбия тавачҷуҳи ҷиддӣ мебояд

муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №6 ва гимназияи №1-и ноҳияи Варзоб боздид ба амал овард.

Зимни боздиди муовини вазири маориф ва илм маълум гардид, ки дар баъзе аз муассисаҳои таълимии ноҳияи Варзоб аз камтаваҷҷуҳӣ ва саҳлангории масъулин ва маъмурияти муассисаҳои таълимӣ корҳои таълиму тарбия дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашуда, иштироки хонандагон ба дарс, интизоми меҳнат аз ҷониби омӯзгорон беҳбудиро меҳодад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий – Пеш-

вои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати иҷтимоии худ маорифро дар ҷойи аввал гузошта, рушди бомароми давлатро аз рушди устувори маориф вобаста медонанд ва ҳамаи имконотро барои пешрафти маорифи миллий равона намудаанд. Мутаассифона, бо вучуди имконоти васеъ ва тавачҷуҳу дастгириҳои хамешагии Роҳбарияти олии мамлакат ба муассисаҳои таълимӣ, фаъолияти таълиму тарбия дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №6 ва гимназияи №1-и ноҳияи Варзоб беҳбудиро меҳодад.

Аз шумораи умумии 69 нафар хонандаи синфҳои 10 ва 11-и гимназияи мазкур ба истиснои чанд хонанда дигарон дониши кофӣ надошта, ба одитарин саволҳо, аз ҷумла, қироати порчаҳои шеърӣ аз шоирони ши-

нохта Саъдии Шерозӣ, Ҳофизии Шерозӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ва мисолу масъалаҳо аз фанҳои дақиқ ҷавоб дода на-тавонистанд.

Иштироки хонандагон дар дарс дар умум, нигаронкунанда буда, қисме аз хонандагон дар дарс бо сабабҳои гуногун иштирок надошанд.

Муовини вазири маориф ва илм нисбат ба мушкilotи ҷойдошта изҳори нигаронӣ намуда, ҷиҳати баргараф намудани камбудҳои ҷойдошта ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод.

МАЪРАКАИ НИҲОЛШИНОӢ

Дар партави сиёсати ободкоронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий – Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи «Барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040» 1-уми март соли 2025 аз ҷониби кормандони Вазорати маориф ва илм ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар дар Ҷамоати деҳоти Чорякқорони ноҳияи Рӯдакӣ маъракаи ниҳолшиноӣ доир гардид.

Тибқи Барнома дар назар аст, ки дар соли 2025 аз ҷониби Вазорати маориф ва илм ва муассисаҳои тобеи он 50 ҳазор ниҳоли хамешасабз, сояфкан ва мевадиханда шинонида шаванд.

Хотиррасон мешавем, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040» қабул гардид, ки тибқи он, дар марҳалаи якум -

солҳои 2025-2027 дар ҷумҳурии беш аз 10 миллион бех ниҳолу бутта шинонида мешавад.

Боиси зикр аст, ки шинонидани дарахт, нигоҳубин ва парвариши он чун анъана ва суннати нек пазируфта шуда, кори



савоб ва дар ин баробар, амали барои табиат фондаовар маҳсуб шуда, дар шароити тағйирёбии иқлим барои нигоҳ доштани мувозинати табиат шинонидани дарахтон амри зарурӣ доништа мешавад.

Маркази матбуоти  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



## Неруи бузурги созанда

Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардаанд: «Зан-модар, ки офарандаи наслхост, бо тамоми вучуди худ муқобили чанг ва харобкорӣ мебошад. Алалхусус, занони тоҷик, ки бо тамоми вучуди поки хеш оташи сӯзанда ва дарди ҷонкоҳи чангро эҳсос намуданд, на фақат дар Тоҷикистон, балки дар саросари ҷаҳон ҳамеша тарафдорони пойдорӣ сулҳ мебошанд».

Дар солҳои чанги шаҳрвандӣ ва минбаъда бори гарони зиндагӣ дар ҳар як оила, пеш аз ҳама, бар дӯши зан-модар буд. Зимни яке аз мулоқотҳои бо занони мамлакат, Сарвари давлат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, бузургтарин ҳадафе, ки дар назди мо қарор дорад, сохтмони ҷомеаи ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва демократӣ мебошад ва вобаста ба ин мо амиқ дарк менамоем, ки бе ширкати ҷаҳони занон, расидан ба ин ҳадафи бузург мушкул аст. Зеро ба уҳдаи зан аз рӯзи азал вазифаи муқаддас ва басо масъулиятнок – тарбияи инсонӣ нав ва дар ниҳоди вай ҷойгир намудани ахлоқи ҳақиқӣ, шафқат ва муҳаббат, эҳсоси ватанпарварӣ миллатдӯстӣ, қудрати созандагӣ офарандагӣ гузошта шудааст. Зан, ки офаранда ва тарбиякунандаи инсон аст, ҳаёт ва неъматҳои бузурги он – озодӣ, сулҳ, оромӣ ва осудагиро бештар қадр мекунад.

«Мо-тоҷикон, - ибраз доштанд Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, - барҳақ яке аз миллатҳои қадиму соҳибфарҳанги дунё ҳастем ва нақши тамаддунсози моро оламиён эътироф намудаанд, аз он ифтихор дорем, ки дар давоми чандинҳазорсолаи умри миллатамон занону модарони оқил, баномус ва соҳибхирад дар паҳлуи мардон дар қорзори сарбаландӣ ва фатҳу кушоиш буданд ва барои озодию истиқлолияти сарзамини аҷдодӣ далерона талошу мубориза кардаанд».

Таҷриба собит намудааст, дар ҷомеае, ки сафи занони босаводу бомаърифат зиёд аст, он ҷомеа бо суръат пеш ҳоҳад рафт ва дар он шумораи зиёди фарзандони хуб тарбия ҳоҳанд ёфт. Вазифаи асосии модар тарбияи намудани фарзанди солим, дорой ахлоқи шоиста ва соҳибмаълумоту соҳибқасб мебошад.

Воқеан, дар шароити ҷаҳонишавӣ ва барҳурди тамаддунҳо, инчунин, пешрафти бесобиқаи илму техникаи муосир, ҳар як оила вазифадор аст, ки фарзандони солимро зирак, забондон ва дорой ҷаҳонбинии васеъро тарбия намояд. Зан-модар низ бо тақозои замон бояд дар фикри баланд бардоштани сатҳи маърифати худ, тарбияи хуби фарзандон, ба оянда тайёр кардани онҳо, инчунин, хуб дарк намудани ҳуқуқи вазифаҳо ва мавқеи иҷтимоиаш бошад. Модарону бонувони тоҷик ҷароғи хонаводагиро фурузон нигоҳ дошта, барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, дурӣ аз кинаситезию мочаро, дастгирӣ ва кумак ба ҳамдигар, тарбияи фарзандон қорҳои зиёди шоистаи тахсинро анҷом додаанд.

Ҷангибеки УЛФАТШОҶ,  
«Омӯзгор»

## Эҳтиром ба зан – модар

Ҷамасола Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми кишвар ироа мегардад. Бояд гуфт, ки дар Паёмҳои Президенти кишвар доир ба мавқеъ ва ҷойгоҳи зан-модар дар ҷомеа таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир карда мешавад.

Дар Паёми навбатӣ (28.12.2024) дар баробари дигар самтҳои афзалиятноки соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар, мақому манзалаи занону модарон ва нақши онҳо дар давлатдорӣ навини тоҷикон, рушди ҷомеаи муосир ва таълиму тарбияи насли ояндасози миллат муҳим арзёбӣ гардид.

Зикр кардан бамаврид аст, ки имсол аз қабули Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» 25 сол сипарӣ шуд ва ин ҳуҷҷати муҳим тавонист дар ҳаёти сиёсӣ иқтисодӣ ва иҷтимоиву маънавии занону бонувон тақони ҷиддӣ бахшида, баҳри баланд гардидани мавқеи онҳо шароити мусонд фароҳам овард.

Президенти кишвар дар Паём таъкид намуданд, ки ҳоло дар ҷумҳури 25 Ҷоизи хизматчиёни давлатӣ, 73 Ҷоизи кормандони соҳаи маориф, 71 Ҷоизи кормандони соҳаи тиб, 47 Ҷоизи кормандони соҳаи фарҳанг, 37 Ҷоизи олимони ва 30 Ҷоизи соҳибқоронро бонувону занон ташкил медиҳанд. Мусаллам аст, ки имрӯз занону духтарони ҷаҳон меҳнатдӯсти мо дар ҳамаи самтҳои хоҷагии халқ, фаъолияти беандоза дошта, саҳми хешро дар рушди нумуи кишвари маҳбубамон мегузоранд. Зеро имрӯз зан-модар аст, зан-омӯзгор, табиб, мураббӣ, хизматчи давлатӣ, рӯзноманигор, китобдор, ҳунарманд,

варзишгар, олим, шоир, корманди мақомоти хифзи ҳуқуқ, дар маҷмуъ, зан ҳидоятгару тарбиятгар аст.

Президенти кишвар ибраз намуданд, ки бонувону занон ва модарону духтарон дар амалисозии талаботу



муқаррароти қонунҳои миллӣ «Дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак», пешгирии бегонапарастӣ, аз ҷумла, сару либос ва оинҳои барои мардуми мо бегона, ба камол расонидани наслҳои солим, таҳкими сулҳу субот дар ҷомеа, пешрафти давлат ва ободии кишвари маҳбубамон минбаъд низ саҳми арзишманди худро ҳоҳанд гузошт.

Г. ЗОКИРОВА,  
раиси Шурои занон ва духтарони  
Коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон

## САРЧАШМАИ ҲАЁТ

Модар дар ҳаёти мо мавқеи хосро ишғол намуда, тарбияи фарзанд аз домони ӯ сарчашма мегардад. Ҳадафи модарон аз тарбияи фарзанд, парваридани хислатҳои неки инсонӣ, аз қабилӣ ростқавлӣ, меҳнатдӯстӣ, некукорӣ, покқичдонӣ, хайрхоҳӣ, ватандӯстӣ ва меҳрубонӣ дар ниҳоди онҳо ба ҳисоб меравад.

Муҳаббати модар нисбат ба фарзанд беқарор аст. Зеро ҳар дуои хайре, ки модар баҳри фарзандон мекунад, амалӣ мегардад. «Ба ҷуз модар каси дигар аз дили фарзанд оғох нест ва фарзанд низ модарро бехтарин ва нахустин муаллими ҳаёт медонад», - зикр гардидааст дар яке аз суҳбатиҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳшида ба Рӯзи модар.

Маҳз ба ҳамин хотир шоирони тоҷик дар васфи модарон шеърҳо мегӯянд. Аз ҷумла, шоири шинохтаи тоҷик Лоик Шерали дар васфи модар шеърҳои зиёде, ба монанди «Нону насиб», «Ҳасрат», «Домони модар», «Қарз», «Муноҷот ба модар», «Ҷавҳари ҳастӣ», «Модари бечора» ва ғайра эҷод намудааст.

Шеъри «Ба модарам»-и шоир муҳаббати фарзандро ба модар хеле ҷолиб ва муассир ифода мекунад. Устод Лоик дар шеъри мазкур бо

эътиқоди самимият ва баёни сеҳрангез сурату сирати модарро дар матни воқеияти зиндагӣ аз назар мегузаронад:

Ба кунҷи сандалӣ биништа  
шабҳо, модари пирам,  
Ту шояд ҷомаи домодӣ меदӯзӣ  
ба сад нийят,  
Ки рӯзи тӯй дида бар қадди  
ман, бишкани армон,  
Бубинӣ то ба ранги нав, ба  
ҳусни нав ҷавоният,  
Ба он дастони ларзони  
шарафмандат бимирам ман!  
Наёбад чашми камбинат ба  
ҷустан чашми сӯзанро,  
Биларзад дасти пурэҷозӣ  
ту дар қабзаи пири,  
Валекин боз меदӯзӣ ту  
дастархони гулдӯзӣ,  
Ки рӯзи маърака дар байни  
мардум обрӯ гири,  
Ҷӣ дунёест дунёи умеди ту,  
Аё модар, аё модар!

Модарон бо меҳри модаронашон ба тарбияи фарзандон машғул гардида, дар таҳкими оила ва баланд бардоштани мақому манзалаи хонадон нақши бузург мебошанд. Бо отифият, самимият, лутфу муҳаббат ва садоқату шарофати худ номи зан-модарро муқаддас ва гиромӣ медоранд, ки ин аз бузургии модарони тоҷик шаҳодат медиҳад.

Танҳо бо меҳру муҳаббат, сухани

хубу беолоиш ва пиндори неки модарон фарзандон дуруст ба камол мерасанд. Бузургии модар дар он аст, ки ҳамеша аз рафтору амалҳои фарзандон бохабар гардида, дар пайи амалӣ гардидани орзуҳои онҳо талош мекунад.

Рӯзи модар ҳар сол дар арафаи бедоршавии табиат таҷлил мегардад. Модар сарчашмаву офарандаи ҳаёт ва бахшандаи меҳру вафо ба фарзандон мебошад. Қалби ӯ саршори муҳаббат, ғамхорӣ ва бахшандагӣ аст. Ҳеҷ нафаре аз мо наметавонем, захиати бедорхобии ҳатто якшабаи модари худро ҷуброн кунем. Тавре шоир фармудааст:

Якшаба он ранҷ, ки модар кашид,  
Бо ду ҷаҳонаш натавон баркашид.  
Мо-фарзандонро зарур аст, ки модаронро ҳамеша нигоҳбон бошем,  
дар даврони пири ҳамчун асои дастонашон гардем,  
хизматашонро ҳамеша ба ҷо орем.

Модар барои ташаккули маънавии фарзанд шабонарӯз захира мекашад. Модар то дар қайди ҳаёт аст, фарзанд барояш мисли ҳамон тифлаки дирӯза ширину азиз аст. Ба ибораи дигар, ҳастии модар аз хушбахтии фарзанд асос мегардад.

Давлат РАМАЗОНОВ,  
омӯзгори кафедраи назария ва методикаи тарбияи мусиқӣ-бадеии  
ДДОТ ба номи Садриддин Айни

## ҶАНҶИ НОЁБ

Зиндагиро бе зан-модар тасаввур кардан ғайриимкон аст, чунки модар ҳамеша дар ғаму шодии мо шарик аст. Модар муаллими нахустини фарзанд буда, ба ӯ таълиму тарбия медиҳад. Ба ибораи дигар, зан-модар созандагони миллат ва ҳомиёни Ватанро тарбия менамояд. Ҳамеша ба ғамхорӣ модар ниёз дорем, зеро ӯ раҳнамои мо дар зиндагист.

Вожаи модар аз панҷ ҳарф иборат аст, аммо ин панҷ ҳарф моҳияти бузург дорад. Муҳаббате, ки ҳеҷ сарвати дунё ба он баробар шуда наметавонад. Модар ҳамеша кӯшиш мекунад, ки фарзандаш ба амалҳои ношоиста даст назанад ва ростгӯю ростқавл бошад. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки модар тамоми ҳастияшро ба фарзанд бахшида, хушбахтию саодати худро дар хушбахтии фарзанд мебинад.

Мутаассифона, на ҳама вақт мо ба кадри модар раси-



да метавонем. Гоҳо банди шуглу қорҳои ҳамарӯза хидматшро ба ҷо намеорем...

Ба кадри бузургии зан-модар бояд расид.

Гулноза ҚОСИМЗОДА,  
мутахассиси шӯбаи инноватсия ва психологияи  
таҳсилоти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

## МОДАРНОМА

Лоиқ ШЕРАЛӢ

## МАДЕҲАИ МОДАР

Замину осмони ман туй, модар, туй, модар,  
Ҷаҳони бекарони ман туй, модар, туй, модар.  
Дар ин дунё, ки бераҳмиву бемехрист бунёдаш,  
Ягона меҳрубони ман туй, модар, туй, модар.  
Диламро дар ҷаҳон ҷуз ту касе бехтар намедонад,  
Беҳин ҳамдостони ман туй, модар, туй, модар.  
Зи рӯят нур меборад ба рӯи зиндагониям,  
Ҷароғи дудмони ман туй, модар, туй, модар.  
Забони мардумӣ омӯхтӣ, на дарси сарфу наҳв,  
Ҷам устоди забони ман туй, модар, туй, модар.  
Гарам шоир намезодӣ, кучо ман шеър мегуфтам?  
Ҷазалҳои равони ман туй, модар, туй, модар.  
Суруди аввалини ман, суруди охири ман,  
Суруди ҷовидони ман туй, модар, туй, модар...



Бозор СОБИР

## СУХАНИ НОТАМОМ

Тамоми дору дарахтони рӯи замин  
Агар ба дасти нависандагон қалам гардад  
Шавад сиёҳӣ агар оби чашмаву дарё  
Ва барги дору дарахтон агар шавад дафтар  
Ва гар навишта шавад дар ситоиши Модар  
Шавад тамому сухан нотамом монад боз.



Камол НАСРУЛЛО

## СУРУДИ МОДАР

Модару фарзанд як чисманду чон,  
Ин яке ҷӯ, он яке оби равон.  
Ман, ки дар ту хештанро бурдаам,  
Бурдаам гӯё ки аз ту ними чон.

Эй тасаллобахши чашмони тарам,  
Модарам, эй модарам, эй модарам.

Аввалин инъоми ин дунё ба ман  
Хандаи чашмони хандони ту буд.  
Гармие, ки монд умре дар дилам  
Гармии дастони печони ту буд,

Нури чашмат нури чашмони сарам,  
Модарам, эй модарам, эй модарам.

Субҳи пири дар шаби мӯят дамид,  
Кай ба пири омадӣ, кай беҳабар.  
Он ҷавоние, ки бахшидӣ ба ман,  
Ман ба фарзандон намудам болу пар.

Эй дуои неки ту болу парам,  
Модарам, эй модарам, эй модарам.

Ин дуои туст, к-аз дурии дур  
Ҷар шабу рӯзе ниғаҳони ман аст.  
Эй ҳаёли ту балогардони ман,  
Эй нигоҳат марҳами чони ман аст.

Эй шукӯхи хонаву файзи дарам,  
Модарам, эй модарам, эй модарам.

Эй дари ту қиблаи мушқилкушо,  
Аз ҳама сӯ саҷда меорам туро.  
Покрӯям ҳар кучо по ниҳам,  
Чунки ҳастӣ дар дилу дар дида чо.

Нест дар дунё умеди дигарам,  
Модарам, эй модарам, эй модарам.



Муҳаммад ҶОИБ

## ЗИНДАГИБАХШ

Дар ҷаҳони меҳрубонӣ беназири, модарам,  
Дар диёри бовафоён ту амири, модарам.  
Хонашиниҳои ту моро ҷаҳонбин кардааст,  
Баҳри озодии мо дар худ асирӣ, модарам.  
Зуд гарди осеби умр бар мӯят нишаст,  
Аз ҷавонӣ аз ғами мо ранги пири, модарам.  
Сурхрӯ аз сӯхтанҳо нони икболи ту шуд,  
Дар танӯри зиндагӣ мисли хабири, модарам.

Бори ноzi мо миёни қалбхоро бишканад,  
Ту фақат ин борро бар дӯш гири, модарам.  
Илми роҳи ҷонфидоиро ба мо омӯхтӣ,  
Садқаат бодо ҳазорон чон, кабирӣ, модарам.  
Имтиҳони маргро дар зиндагӣ биспурдай,  
Зиндагибахшандай, харгиз намири, модарам.



Раҳмат НАЗРӢ

## ДУОИ МОДАР

Қасаме ба шири модар, қасаме ба номи модар,  
Ду ҷаҳон киро надорад ба як эҳтироми модар.  
Нигарам ба мурғи хуршед ба намози шои модар,  
Ҷу фаришта менишинад ба канори боми модар.  
Ҷами дил диҳад азобаш, бупарад зи дида хобаш,  
Ба назар надорад охир шаби бардавоми модар.  
Ҷу сипанд мекунад дуд ба ҳавои дудмонаш,  
Ки ба бӯи оташи дил гаравад машоми модар.  
Ба намози бомдодаш талабад ҳама муродаш,  
Ба раҳи умед бошад ниғаҳи мудоми модар.  
Зи дуои мустаҷобаш ба ҷаҳон расад савобаш,  
Равад аз азал паёпай ба абад паёми модар.



Толиби ЛУҚМОН

## ПОЛОВАНИ МОДАР

Хуршед бароварда сар аз маскани модар,  
Сарчашмаи субҳ аст дили равшани модар.

Он ҷаннати нақде, ки ҳама умр бичӯем,  
Парварда шуда дар бағалу домани модар.

Садлаҳт шуд аз саҳтии айём агар дил,  
Дарбех бишавад бо наху бо сӯзани модар.

Сад марҳами ҷонбахшу тавонбахш биёбам  
Дар лаҳҷаи хушмазза ҷу овешани модар.

Полуда кунад тинати олудаи моро  
Ҷар субҳдамон чунбиши половани модар.

Сад кӯхи гаронбори ғам аз дӯш бигирад  
Як харфаки монанди гули арзани модар.

Аз баҳри ҷавонбахтии пайвастаи ман бас  
Як бор «писарҷонак»-и ман гуфтани модар.

Саргарми тамошои тулуғам ба бари ӯ,  
Хуршед бароварда сар аз маскани модар.



Кӯҳзод ФАТҲУЛЛО

## МОДАРАМ ДАР ШАҲР

Модарам дар шаҳр бо ман зиндагонӣ мекунад,  
Зиндагӣ бар ман чафо, ӯ меҳрубонӣ мекунад.

Бо ҳавои тозаи деҳ баски одат кардааст,  
Зиндагӣ дар шаҳр бар модар гаронӣ мекунад.

Чун нишинад ё бихезад, ҳар нафас ёди дигар  
Аз падар в-аз рӯзгори подабонӣ мекунад.

Баски чамъ овард гулбаргу гиёҳ аз пуштаҳо,  
Қулбаи ӯ бӯи зирку заъфаронӣ мекунад.

Мешавад дилтанг гоҳе андар ин шаҳри васеъ,  
Ҷусса дар дил, ханда дар лаб шеърхонӣ мекунад.

Вақти тифлӣ посбонам буд шабҳо то саҳар,  
Бин, ки ҳоло ҳам маро ӯ посбонӣ мекунад.

Шаҳр хуб асту шароит хуб, аммо модарам  
Гиряҳо бо ёди кӯхистон ниҳонӣ мекунад.

Модари дехотии ман дар чунин шаҳри азим  
Зиндагонӣ не, ҳамоно қаҳрамонӣ мекунад.  
То расам бар чамъи уммеи дили саргаштаам,  
Аз Худо бар ман дуои сабзҷонӣ мекунад.

Насимбек ҚУРБОНЗОДА

## МОДАР

Танҳо, ягона ҳамнафасам, ёру ёварам,  
Ҷастӣ туву муҳаббату ишқ аст боварам.  
Ҷам хӯрда хуни дил шудай баҳри ман, дарег  
Номи ту менависаму сурх аст дафтарам.  
Вақте ки нест модари ман, ҷояш офтоб  
Дастӣ навозише бикашад нарм бар сарам.  
Дар боз буди дар паси дар интизори ман  
Дур аз ту ҳар кучо, ки равам дар паси дарам.  
Як осмон тижист, агар офтоб нест,  
Холистам бидуни ту, Хуршед – модарам.



Абдумалики АБДУҶАББОР

## МОДАРИ ПУШТУ ПАНОҲАМ...

Кӯдакӣ буди замони беғамӣ,  
Нақши ғусса дар дилу дар сар набуд.  
Сина холи буд аз дарду алам,  
Ҷуз ғами бозӣ ғами дигар набуд.

Ёд дорӣ, модари ғамхори ман,  
Сар занад аз ман агар айбу гуноҳ,  
Лочарам аз зарбаи дастони ту  
Ман ба домони ту мебурдам паноҳ.

Он замон бигашт чун хобу ҳаёл,  
Ман кунун он тифли гирён нестам.  
Мекашам бар дӯш бори ғам, дигар  
Беҳабар аз дарди инсон нестам.

Ин замон аз зарбаҳои сарнавишт  
Саҳт меҳоҳам, ки бе ҳеч иштибоҳ  
Модари пушту паноҳам, боз ҳам  
Бар ҷавори доманат орам паноҳ...



Бузургмеҳри ҲАКИМ

## БАРОИ МОДАРКАЛОНАМ

Кӯдак будам, ту навҷавонам кардӣ,  
Роҳӣ ба ҷаҳони бекаронам кардӣ.  
То чун ниғаҳи ту дур парвоз кунам,  
Дар лонаи чашми худ калонам кардӣ.

\*\*\*

Садбарги руҳат гирифт хатти ожанг,  
Рӯят нақшест аз Забуру Аржанг.  
Тафсир агар кунанд, бешак, гардад  
Як ояи ожанги ту садҳо фарханг.

\*\*\*

Меҳрат шуда боис сари болои маро,  
Панди ту намуда раҳи фардои маро.  
Лабханди ту то абад намояд рӯшан  
Монандаи офтоб дунёи маро.



Муҳаммад ҶАНИЗОДА

МАН ШОИРИ ДИЛПИСАНДИ  
МОДАР БУДАМ!

Ҷарчанд ки бе китобу дафтар будам,  
Фориғ зи шукӯхи шеър минбар будам,  
Бо як-ду ғазал гӯй ки ахтар будам,  
Ман шоири дилписанди модар будам!

Ӯ фаҳр ба шеъри айбдорам мекард,  
Дилгарм ба кори нобарорам мекард.  
Дар роҳи сухан умедворам мекард,  
Ман шоири дилписанди модар будам!

То нахли сухан маро бисабзад ҳар дам,  
То шоири халқу миллати худ гардам,  
Ӯ гарм ҳаменамад қалби сардам,  
Ман шоири дилписанди модар будам!

Бо ин ҳама модарам ҳаводорам буд,  
Ҳоҳони барору равнаки қорам буд.  
Бешубҳа, ягона шахси ғамхорам буд,  
Ман шоири дилписанди модар будам!

8 МАРТ - РӯЗИ МОДАР

## Чону чаҳонам модар аст



Ширинтарин давраи умри инсон лаҳзаҳои кӯдакии ӯст. Бозию хурсандӣ мекунӣ, медавию меафтӣ, аммо ҳеч хаста намешавӣ. Вақте кӯдак ҳастӣ, ҳамеша меҳохӣ, ҳама нозу нузатро бардорад, алалхусус, падару модарат. Бахусус, модарон фарзандонро бо меҳру муҳаббат ва шафқат навозиш мекунанду барои ба воя расидани онҳо азобу машаққати зиёд меканд.

Ҳар субҳ модарам ба назди бистари хобамон омада, як-як номи моро ба забон меоварданд: «Мархабо, Зарнисор, Ситора, ҳезед, ба мактабатон дер мешавад». Чун бародаронам хурдтар буданд, «монед, кӯдакҳо хоб кунанд», мегуфтанд модарам. Дар ҷойҳои хоб кохилона ин тарафу он тараф гелида, тоб меҳурдем, то ҳушёр шуданамон модарамон бо навозиш номамонро гирифта, моро аз хоб бедор карданӣ мешуданд.

«Ҳезед аз хоб, дасту рӯй, дандонҳоятонро шуста, сари дастархон хозир шавед».

Хоболуду гаранг мо аз чоямон хеста, гуфтаҳои модарамро ичро менамудем.

Хушол аз он ҳастам, ки падари донишманду заҳматкаш ва модари меҳрубону ғамхор моро тарбия намуда, ба камол расонданд.

Модарам мегуфтанд: «Зуд субҳонаатонро нӯши чон кунеду либосҳоятонро пӯшед, то аз дарсҳо дер намонед». Мо либосҳоямонро пӯшида, ҷузвдонҳоямонро ба модарамон меодем, то аз назар гузаронанд, чизеро фаромӯш накарда бошем, ҳамин тавр, ягон себу кулчақанд мегузоштанд, ки мабодо гурусна мондем, истеъмол намоем.

Боре ёд дорам, ки дар синфи сеюм мехондам, модарам субҳи барвақт, чун ҳарвақта аз хоб моро бедор ва таъкид карданд: «Ҳезед, дасту рӯй ва дандонҳоятонро шуста, субҳонаатонро хӯреду либосҳоятонро пӯшида, ба мактаб равед, ман аз пайи рост кардани хамир мешавам».

Апаву хоҳарам аз хобашон хеста, рафтанд, ман бошам, «ками дигар хоб кунам», гуфта боз сар ба болини гузоштам. Соати дастӣ доштем, то вақтро муайян кунем. Онро пеш аз хоб аз дастамон гирифта, дар назди болинамон мегузоштем. Ҳамон субҳ ногоҳ аз хоб бедор шуда, ба соат нигаристам: 7:30 дақиқа: «Вах, дер кардам», либосҳоямро саросема пӯшида, ҳатто субҳона ҳам нахӯрда, давон-давон ба мактаб рафтам. Аз дари мактаб даромадам, ки соат 7:50 дақиқа. Ба синфхона ворид шудам, назди мизи дарсиям рафта, мехостам ҷузвдонамро гирам дар мизам гузорам. «Воачабо, аз саросемагӣ ҷузвдонамро фаромӯш кардам. Оҳи сарде кашидам боз ба сӯйи хона давидам». Модарам аллакай хамир карда, ноништа мекарданд.

Воқеаро ба модарам нақл кардам, модарам маро каме сарзаниш

карданду чун ҳарвақта дар ҷузвдонам кулчақанд гузошта, «тез рав» гуфтанд. Боз ба сӯйи мактаб тохтам, чун ба мактаб наздик шудам, занги дарс садо дод.

Ба синфхона даромадаму паси мизам нишастам, муаллимро интизор шудам. Баробари ворид шудани муаллим ба синф дилам ба тапидан даромад. «Салом, бачаҳо», - хитоб кард муаллим.

Мо бо як овоз «ассалом», гуфтем. Муаллим ба ман нигариста, «ин чо биё, барои чӣ ба дарси якум дер кардӣ?»

Ман воқеаи руҳодаро нақл кардам. «Хоболуд» гуфта, маро сарзаниш кард. Баъди анҷоми дарс бо дугонаҳоям бозикунон ба хона баргаштам.

Аллакай модарам нони гармро пухта, бо равғани зард чанголи омода карда буданд. Ба модарам салом додам.

Модарам бо ишораи сар ба саломам посух доданд. Андуҳгин менамуданд.

Аз чехрашон маълум, ки аз кори сахар кардам ханӯз руҳафтаанд. Ба ман гуфтанд: «Тез, либосҳоятро иваз куну дастонатро шуста, назди дастархон биё, сахар субҳона нахӯрда, ягон чиз хӯр».

Падару модарам доим таъкид мекарданд, ки сари суфраи хӯрок нишинему чизе хӯрем, ҳеч гоҳ бо шиками гурусна нагардем.

Ман ба назди суфра омадаму якҷо чанголиро тановул кардем. Баъди истеъмоли чанголи модарам гуфтанд: «Духтарам, ҳар шахс, агар субҳи барвақт аз хобаш ҳезад, чӣ қадар рӯзаш пурфайзу бобаракат мешавад, ҳамаи корашро сари вақт ичро менамояд. Яке аз хислатҳои хуби инсон сахарии барвақт аз хоб хестан аст».

Ман аз шарм рӯям чун лолаҳасак суп-сурх шуду гуфтам: «Дигар такрор намешавад, очачон».

Модарам мактаби олии нахонда бошанд ҳам, хеле зани босаводу донишманданд.

Баъди хӯроки нисфирӯзӣ ё сарфи гизои шом, ба тайёр кардани дарсҳоямон машғул мешудем. Рӯзноамонро мидиданду вазифаҳои хонагиро ҳамроҳи мо ичро мекарданд. Модарам забони русиро нағз медонанд. Калима ба калима луғатҳоро хонда, шеърҳоямонро аз ёд мегуфтанд ва дар баробарашон такрор мекардем.

Дар вақтҳои бекорӣ аз паси модарам мерафтам, ба ҳар чое, ки қадам мегузоштанд, ман ҳам қадам мечидам. Ҳангоми хӯрокпазашон аз ман хоҳиш мекарданд, то чизҳои заруриро ба наздашон биёрам, худашон назди оташдон нишаста, картошкаю пиёзу сабзӣ тоза мекарданд.

Модарам табассум мекарданду аз қорам хурсанд, ба он вачх, ки фармуаҳояшонро чун ҳамеша аз чону дил ичро мекардам.

Лаҳзаҳои кӯдакиям бо хурсандию бозӣ зуд паси сар шуд.

Имрӯз, ки худ модар шудам, ба кадри ранҷҳои модарам мерасам. Волидайнам панҷ фарзандро хонанда, соҳиби маълумоти олии карданд. Ва дарк мекунам, ки модарам ранҷу азоби зиёд кашиданд, то мо бо таълиму тарбияи шоиста ба камол расем.

Зарнисор НИЗОМОВА,  
«Омӯзгор»

СИМО

Соли 2003 буд. Як фарзандам дар МТМУ №1 таҳсил мекард. Ман роҳбарии Маркази шугли аҳолии ноҳияро ба уҳда доштам. Рӯзе даъватнома равон карданд, ки дар мактаби №1 маҷлиси падару модарон аст. Рафтам. Сухани аввал ба роҳбари муассиса Пираҳмад Табаров дода шуд. Ман низ сухан кардаму рафта ба чоям нишастам. Дар ҳамин ҳол чанд нафар зан бо садои паст «Ҷамила, баро!» мегуфтанд. Кӣ бошад? - гуфта фикр кардам. Як зани чавону зебо ба минбар баромад. Чунон суханонаш бомаънӣ буданд, ки касро бевосита ба худ ҷалб мекарданд. Инчунин, андешаҳояшро бо шеърҳои шоирони классики муосир таквӣ таъбахшид. Меҳостам, ки ин бону соатҳо сухан гӯяду мо,

- Албатта, меҳоҳам. Ба ростӣ, ман дар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино таҳсил мекардам. Аз сабаби ҷанги шаҳрвандӣ дигар имкони давом додани таҳсил нашуд. Баъди курси 2-юм дигар нахондам.

- Шумо барои чавонҳо намунаи ибрат ва ба ҷомеа лозимед. Ман бовар дорам, ки бо баҳои аъло ба дилхоҳ донишгоҳ дохил шуда, онро бо сари баланд хатм менамояд.

- Ҷамила, ман бовар дорам, ки соҳибмаълумот гашта, яке аз шахсони намоёни ноҳияву ҷумҳурӣ мегардед, - гуфтам дар хатми сухан.

Аз байн якҷанд сол гузашт. Дигар Ҷамиларо надидам. Вақте ки ба нафақа баромадам, маро ҳамчун муаллим дар

## Соҳибирода

хозирин, гӯш кунем.

Баъди маҷлиси аз занҳо пурсидам:

- Ин зан чикора аст? Гуфтанд, ки хонашин. Бо ҳамин қадар дониш? Бовариам намеояд, ки ӯ бе маълумот бошад. Занҳо гуфтанд, ки ӯ ҳамсоия мост. Чунон зани дилсӯзу меҳрубон, оқилу доно аст, ки аз уҳдаи тамоми ҳунароҳои миллӣ халқӣ мебарояд. Дар синну сол аз ҳамаи мо хурд аст, лекин маърака карданӣ шавем, аз ӯ маслиҳат мепурсем.

Як рӯз ӯро дар роҳ дидам. Шинос шудан хостам.

- Салом, хоҳарчон, шуморо як лаҳза мумкин?

- Албатта, апаҷон. Баъди аҳволпурсӣ гуфтам, ки шуморо дар маҷлиси мактаб дида будам. Аз суханҳои шумо на як ман, балки тамоми дар толор нишастагон гӯшу хуш буданд. Баъди маҷлис якҷанд нафар ҳамсоягон ба шумо баҳои баланд доданд. Боз гуфтанд, ки дар чанд маҷлис суханрониятонро дида, падару модарон шуморо ба раисии кумитаи падару модарони таълимгоҳ интихоб кардаанд. Ҳоло ин вазифаро ба дӯш доред. Бигӯед, соҳиби маълумот шудан меҳоҳед?

муассисаи №2 ба қор қабул карданд. Дар он ҷо Ҷамиларо дидам. Аллакай Коллеҷи омӯзгорӣ шаҳри Кӯлоб ва ҳамзамон, Донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакиро хатм кардааст ва ба сифати ҷонишини директор оид ба қорҳои тарбиявӣ фаъолият мекунанд.

Фаъолияти хуби Ҷамиларо ба назар гирифта, баъди ба қор дигар гузаштани роҳбари муассиса Файзали Сафаров ӯро роҳбари муассиса таъйин намуданд. Дар давоми ду-се соли роҳбарияш заҳматҳои зиёде кашид ва шогирдонии муассиса дар озмунҳои ноҳиявӣ вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, ба дастовардҳои зиёде ноил шуданд.

Ҷамила се фарзандро ба воя расондааст, ки дар муассисаҳои гуногун фаъолият мекунанд. Нилуфар-муаллима, Фарид-хамшираи тиббӣ, Некрӯз-хуққушинос. Ба Ҷамила тани сихат, хонаи обод дар фаъолияти омӯзгорӣ муваффақиятҳои бештарро таманно дорам.

Нозигул КОСИМОВА,  
омӯзгори МТМУ №2-и  
ноҳияи Мир Сайид Али Ҷамадонӣ

ЭҶТИРОМ

## Модаронро дӯст доред!



Ҳеч меҳрубоние дар ҳаёти инсон ҷойи меҳрубонии модарро гирифта наметавонад.

Ин гуфтаҳо маро ба олами кӯдакии наврасиям бурд ва хостам, ки ҳаёти 66-солаи худро пешӣ назар орам. Ҳеч аз хотирам намеравад, хангоме ки дар нимсолаи соли хониши 1967-1968 Алифборо тамои кардем ва барои дониши хубу аъло доштнам устои аввалинам Ҷумъакул Ҳочиев тақсимча (тарелка) ва собуни дастшӯиеро мукофот доданд. Ба хона омадам, шодию нишоти модарамро интихое набуд. Он тақсимчаро ҳамчун ёдгорӣ то ҳол нигоҳ медорам.

Дар синфи дуҷум таҳсил менамудам, бо амри тақдир аз падарам маҳрум шу-

дам. Тарбияи мо, се нафар ятим, ба зиммаи модари азизам, ки он вақт 27 сол доштанд, вогузор шуд. Ман таҷрибаи зиндагиро аз модари азизам омӯхтам.

Вақте ки соли 1957 ба Омӯзишгоҳи омӯзгорӣ шаҳри Панҷакент (имрӯза Коллеҷи омӯзгорӣ шаҳри Панҷекент ба номи Лоик Шералӣ) дохил шудам, модарам хеле хушнуд шуданд ва дуон нек доданд. Маро сардори гурӯҳ таъйин карданд ва модарамро ба маҷлиси падару модарон даъват намуда, барои тарбияи шоистаи фарзанд раҳматнома супориданд. Модарам намедонистанд, ки хурсандиашонро чӣ тавр изҳор кунанд.

Вақте ки омӯзишгоҳи номбурдари бо дипломи аъло хатм намудам, хурсандии модарамро ҳадду қаноре набуд.

Солҳои 1979-1983 Донишгоҳи омӯзгорӣ шаҳри Хучанд ба номи С.М. Киров (ҳоло ба номи академик Бобочон Фафуров)-ро хатм кардам. Ҳамеша ба шогирдон таъкид менамоям, ки хангоме ба ҷое барои таҳсил ё кор мераванд, доимо дар фикри сарбаландии падару модар ва омӯзгороне, ки онҳоро таълиму тарбия додаанд, аҳли деҳу ноҳия ва Тоҷикистони азиз бошед.

Полвон САРҲАТОВ,  
омӯзгори таъриху ҳуқуқи  
МТМУ №24-и ноҳияи Айӣ

АФКОР



## Масъулият дар назди фарзандон

Фарзанди солеҳ ва бомаърифат давоми умри падару модар, давомдихандаи насл ва номбардори волидайн аст. Мухити оила дар тарбияи фарзанд, албатта, бетаъсир наменонад. Хушбахтии аҳли ҷомаа, тараққиёти ояндаи ҷамъият, осудаҳолу некуаҳволии мардум аз бисёр ҷиҳат ба ҳамкориҳои зичи мактабу оила вобастагӣ дорад. Падару модарон вазифадоранд, ки дар оила барои тарбияи фарзандон муҳити солим фароҳам оваранд.

Дар шароити муосири равандҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ печида масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд боз ҳам афзудааст.

Ниҳодҳои асосии тарбия: волидон, муассисаҳои таълимӣ, ҷомеаро зарур аст, ки насли наврас ва ҷавонро дар рӯҳияи ҳудодоҳиву худшиносӣ, инсондӯстиву ватандорӣ, эҳтиром гузоштан ба ҳама арзишҳои миллию умуминсонӣ тарбия намоянд, то ин ки онҳо ҳамчун шахсиятҳои комил ва ҳаматарафа инкишофёфта ба воя расанд. Чунки ҷомеаи муосир ба ин гуна шахсиятҳо ниёз дорад.

Мардуми мо ба таълиму тарбияи фарзандон аҳамияти хоса дода, пайваста талош меварзанд, ки фарзандони худро дар рӯҳияи ватандӯстиву ҳудодоҳӣ, донишомӯзӣ ва маърифатпарварӣ тарбия намоянд. Таҳкими оила, ба камол расонидани насли солиму босавод яке аз омилҳои рушди ҷомеа, таҳкими иқтисодӣ кишвар ва ҳифзи арзишҳои миллии мост.

Мутаассифона, имрӯз баъзе падару модарон нисбат ба таълиму тарбияи фарзандон бепарвоӣ зоҳир менамоянд. Фарзанди солеҳ ва бомаърифат давоми умри волидайн аст ва аз ин рӯ, волидайн бояд барои таълиму тарбияи ӯ аз онҳо чизе дарег надошта бошанд ва сармоҷи худро барои наҷбу намоҷи дарег надоранд.

Бо мақсади мусоидат ба рушду камали ҳаматарафаи насли наврас Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак» қабул гардид.

Ин қонун ба беҳбуди зиндагии кӯдакон, коҳиши ҷинояткорӣ дар байни онҳо замина гузошта, масъулияти падару модарро дар таълиму тарбияи фарзандон афзоиш дод. Мақсади асосии он дар рӯҳияи худшиносиву ҳудодоҳӣ, эҳтиром ба Ватан ва ба арзишҳои миллию умумибашарӣ таълим додану тарбия кардани фарзандон, ҳамчунин, ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои қонунии онҳо мебошад, ки ин барои ба ҳаёти мустақилона омода намуданашон мусоидат менамояд.

Ҷар як падару модарро зарур аст, ки фарзандони хешро дуруст тарбия намуда, онҳоро ба илму ҳунар омӯхтан, технологияи муосиро аз худ кардан ва ба Ватан хидмати шоиста кардан хидоят бикунанд.

*Гулбаҳор АЗИМОВА,  
сармураббии ширхоргоҳ-кӯдакистони  
№59-и шаҳри Душанбе*

ДУ ХАБАР

## Оғози даври якуми бақайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ



3 март соли равон даври якум (асосӣ)-и бақайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ (ИМД) оғоз шуд. Тибқи тартиби муқарраргардида, Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон даври якуми бақайдгирӣ (номнависӣ)-и довталабонро барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ амалӣ менамояд.

Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки имсол дар 43 шаҳру ноҳияи мамлакат 47 нуктаи доимии бақайдгирӣ ва дар 17 шаҳру ноҳияи дигар нуктаи сайёри бақайдгирӣ амал менамоянд.

Мувофиқи тартиби муқарраргардида, бақайдгирӣ бо ҳузури довталаб ва хоҳиши ӯ, новобаста аз ҷойи истиқоматаш, дар ҳар қадоме аз нуктаҳои бақайдгирии шаҳру ноҳияҳои интихобгардидаи мамлакат гузаронида мешавад.

## Соҳтмони се кӯдакистон дар Конибодом

Бо иштироки раиси вилояти Суғд Рачаббой Аҳмадзода дар деҳаҳои Сомониён, Равот ва Ғалчамуллои шаҳри Конибодом барои бунёди се кӯдакистон санги асос гузошта шуд.

Дар кӯдакистонҳои мазкур 600 нафар кӯдак бояд ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. Дар назар аст, ки соли равон дар шаҳр панҷ кӯдакистони нав бунёд мегардад.

Ҳоло дар шаҳри Конибодом 22 кӯдакистон фаъолият дошта, дар онҳо 4400 тарбиятгиранда фаро гирифта шудаанд.

Кӯдакистонҳои нав дар деҳаҳои Сомониён, Равот ва Ғалчамуллои шаҳри Конибодом бо дастгирии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва сокинону соҳибкорони ватандӯст бунёд карда мешавад.

*Нуъмон РАҶАБЗОДА, «Омӯзгор»*

ЗАБОНОМҶҶ

## Муҳовараи мухтасари забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ

(Барои омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (синфҳои 5-11), устодону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус, олии касбӣ ва кормандони соҳаи маориф ва илм)

Тоҷикӣ	Русӣ	Англисӣ	Ово-навишт
<b>ТАБРИКОТ - ПОЗДРАВЛЕНИЕ - CONGRATULATIONS</b>			
Зодрӯз муборак!	Поздравляю с днем рождения!	Happy birthday!	[ˈhæpi ˈbɜːθdeɪ]
Ташаккури зиёд!	Огромное спасибо!	Thanks, you (so) very much. Thanks a lot!	[ˈθæŋkjʊ (səʊ) ˈveri mʌʃ] [θæŋks ə lɒt]
Тӯй муборак!	С женьтибой! / С замужеством!	Let me congratulate you on your marriage.	[let miː kən græʃʊleɪt juː ɒn jɔː ˈmæriʒ]
Фарзанддоршавиат муборак!	С рождением ребенка!	Let me congratulate you on the birth of your child.	[let miː kən ˈgræʃʊleɪt juː ɒn jɔː bɜːθ əv ˈʃaɪl]
Миннатдорам!	Благодарю!	Thanks ever so much!	[ˈθæŋkjʊ evə səʊ mʌʃ]
Ид муборак!	С праздником!	Happy holiday!	[ˈhæpi ˈhɒlɪdeɪ]
Сипосгузорам!	Спасибо!	Thanks!	[θæŋks]
Табрикоти маро нисбати ... қабул фармоед!	Примите мои поздравления с...	Please accept my congratulations on/ upon...	[pliːz ək ˈsept maɪ kən ˈgræʃʊ ˈleɪʃ(ə)n ɒn/ əpən...]
Ба шумо хушбахтӣ хоҳонам!	Счастья тебе!	I wish you joy!	[aɪ wɪʃ juː dʒɔɪ]
Ба шумо бурдборӣ хоҳонам!	Удачи тебе!	Good luck!	[gʊd lʌk]
<b>ОРЗУҲО ВА ТАМАННИЁТҲО - WISHES</b>			
Ба шумо барори кор орзу мекунам!	Желаю Вам удачи!	I wish you good luck!	[aɪ ˈwɪʃ juː gʊd lʌk]
Ба шумо хушбахтӣ орзу мекунам!	Желаю Вам счастья!	I wish you happiness!	[aɪ wɪʃ juː ˈhæpɪnəs]
Ба шумо саломатии хуб орзу мекунам!	Желаю вам здоровья!	I wish you good health!	[aɪ ˈwɪʃ juː gʊd ˈhelθ]
Барои тухфаатон ташаккур.	Спасибо за подарок.	Thank you for your present.	[ˈθæŋk juː fɔː jɔː ˈprez(ə)nt]
Истироҳати хуш!	Приятного отдыха!	Enjoyable holiday to you!	[ɪn ˈdʒɔɪəbl ˈhɒlədeɪ tə ˈjuː]
Ба шумо комёбӣ орзу мекунам!	Желаю вам успеха!	I wish you success!	[aɪ ˈwɪʃ juː sək ˈses]
Ба шумо руҳсатии хуш (истироҳати хуб) таманно дорам!	Желаю хорошо провести отпуск (хорошо отдохнуть)!	Have a nice holiday!	[hæv ə naɪs ˈhɒlədeɪ]
Ба шумо рӯзҳои истироҳатии хуш орзу мекунам!	Желаю хорошо провести воскресенье (субботу и воскресенье)!	A happy weekend (to you)!	[ə ˈhæpi ˈwiːk ˈænd (tə juː)]
Орзу мекунам вақтро хуб гузаронед!	Желаю хорошо провести время!	Have a good time!	[hæv ə gʊd ˈtaɪm]
Роҳи сафед!	Счастливого пути!	Have a nice journey! A pleasant journey to you.	[hæv ə ˈnaɪs ˈdʒɜːni] [ə ˈpleznt ˈdʒɜːni tə ˈjuː]
<b>ЭКСКУРСИЯ – TOUR, EXCURSION, TRIP</b>			
Ман мехоҳам шаҳро тамошо кунам.	Я хотел бы посмотреть город.	I want to go sightseeing.	[aɪ wɒnt tuː gəʊ ˈsaɪt ˌsiːɪŋ]
Шумо дар ..... чанд вақт истодан мехоҳед?	Как долго Вы собираетесь пробыть в .....?	How long are you going to stay in .....?	[haʊ lɒŋ aː juː ˈgəʊɪŋ tuː steɪ ɪn]
Дар ин ҷо қадом ёдгориҳо ҳастанд?	Какие достопримечательности здесь есть?	What special sights are there?	[wɒt ˈspeʃl saɪts aː ðeə]

(Давом дорад)

Дар ҳамоиши фарҳангии «Рӯзи либоси милли» дар Женева либосҳои тоҷикӣ ба намоиш гузошта шуданд.

11 МАРТ – РӯЗИ МАТБУОТ

# Роҳнамои Омӯзгорон

Сангин ГУЛЗОД, номзади илми филология, дотсент, мудири кафедраи телевизион ва радиошунавонии ДМТ:

– Нашрияи «Омӯзгор» дар низомии матбуоти соҳавии кишвар яке аз нашрияҳои бонуфуз, муваффақ ва серхонанда буда, дар инъикоси набзи маорифи кишвар нақши пешсафр дорад. Маълум аст, ки маориф самти афзалиятноки сиёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад. Аз ин рӯ, дар инъикоси дастовардҳо, таҳлилу баррасии мушкилоти соҳаи нашрияи «Омӯзгор» бо қамоли масъулият чун ойна фаъолияти самарабахш дорад. Дар соҳаи маорифи кишвар самт ё мавзӯ нест, ки нашрия ба он рӯй наоварда бошад. Шуруъ аз нарасидани богчаҳои кӯдакона дар минтақаҳо то нашри китобу дастурҳо, аз таъмини техникаву технологияҳои таълимӣ то бунёди биноҳои муосири таълимӣ, аз гузариш ба низомии нави баҳозгорӣ то омода сохтани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи ҷомеаи соҳибистиклоламон... мавзӯҳои ҳастанд, ки дар саҳифаҳои нашрия мехонем. Сухбату мусоҳибаҳо бо масъулини соҳа, ки муҳирони нашрия анҷом медиҳанд, аз донишу маърифати касбии ҳар ду ҷониб гувоҳи медиҳанд.

Имрӯз нашрияи «Омӯзгор» дар фазои иттилоотии кишвар нақшу масъулияти бештаре дорад. Зеро ҳаҷони муосир пур аз тазодҳост ва аҳли он ҷомеае дар ин талошҳо муваффақ мешаванд, ки агар фаъолияти мактабу маорифашон дуруст роҳандозӣ гардида бошад. Аз ин ҳоғир, нашрия вазирад аст, ки дар баробари дастовардҳои умумибашарӣ арзишҳои миллиро чун сипари боъғимоду санҷидашуда барои аҳли ҷомеа, ҳоса, аҳли мактабу маориф тарғиб намояд. Хушбахтона, мо ҳаминро дар саҳифаҳои нашрия ба мушоҳида мегирем. Дар тафаккури ҷомеаи ғолибияти донишу маърифат бар ҷаҳолатро талқину ҷой кардан низ нақши нашрияро дар фазои иттилоотии кишвар боло мебарад.

Нашрия сол то сол хонданибоб шуда, дар пешрафти соҳаву ҳамкориҳои ҷомеа дар ислоҳи камбудҳои соҳаи босазо мегузорад. Аз ҷумла, озмуни порсаҳои нашрия дар боло бурдани обрӯву эътибори муаллим дар ҷомеаи нақши муҳим бозид. Чунин озмунҳоро дар самти роҳбари синф, муаллими аввалин, муаллиме, ки пайраваш гардидам, идома додан ба манфиат ҳоҳад буд. Ҳамчунин, сухбату мусоҳибаҳо бо муаллимони минтақаҳо, ки фаъолиятшон намуна аст, низ барои ҷалби хонандагон мусоидат ҳоҳад кард.

**Заррина КЕНҶАЕВА, мудири кафедраи педагогика, психология ва методикаи тарбияи томактабии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни:**

– Соли раван нашрияи «Омӯзгор» озмуни ҷумҳуриявии «Омӯзгори ман – ифтихори ман»-ро эълон намуд, ки дар заминаи он маводу матолиби зиёде ба нашр расид. Дар нигоштаҳои муаллифон ранҷу захира ва талошҳои пайвастаи омӯзгорон дар роҳи омӯзонидани илму дониш инъикос гардид. Ин иқдом боиси дилгармии ҳазорон омӯзгори ҷавон нисбат ба касбашон шуд. Донишҷӯён низ ба ин озмун таваҷҷуҳ зоҳир намуда, нигоштаҳои онро ба таъби расониданд. Банди пайвастаи рӯзномаву маҷаллаҳо муталиаи намуда, ба донишҷӯён низ таъкид менамоям, ки аз маводу матолиби нашрия мушоҳида.

**Доро НАВРҶУЗОДА, рӯзноманигор, мудири шуъбаи бақайдгирӣ ва машваратии академии Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода:**

– Аввалин маротиба, ки рӯзномаи «Омӯзгор»-ро муталиаи намудам, хонандаи мактаб будам. Ҳангоми дарси математика дар рӯйи мизи устод ҳафтаномаи «Омӯзгор»-ро дида, хоҳиш кардам, то онро ба ман диҳад. Устод хоҳиши маро рад накарда, ҳафтаномаро тухфа намуд. Ёд дорам, ки он замон омӯзгорони муассисаамон ҳар шумораи нашрияро бесаброна интизор мешуданд. Ҳафтаномаро пурра муталиаи намудам ва маводу ҷолибу рангоранги он бароям писанд омад. Дар дилам шавқе нисбат ба касби рӯзноманигорӣ пайдо шуд. Назди худ мақсад гузоштам, ки нигоштаҳои иншоамудан худро дар са-



ҳифаҳои «Омӯзгор» ба нашр хоҳам расонд. Хушбахтона, чанд мақола дар васфи омӯзгорони захирагашу соҳибилм дар ин нашрияи бонуфуз ҷой гардиданд. Имрӯз дар Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода ба донишҷӯён аз фанни «Таърихи журналистикаи тоҷик» дарс мегӯям. Ба онҳо пайваста таъкид менамоям, ки рӯзномаву маҷаллаҳо муталиаи намоянд.

Ҳафтаномаи «Омӯзгор» ҳамчун минбари омӯзгорон дар инъикоси масъалаҳои соҳаи маориф нақши бориз дорад.

**Фаридун КЕНҶАЗОД, сармуҳаррири нашрияи «Омӯзгори ҷавон»-и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни:**

– «Омӯзгор» аз нашрияҳои маҳсуб меёбад, ки дар инъикоси нағониҳои соҳаи маориф нақши меҳварӣ дорад. Маводи нашрия пурмазмун буда, намунаи беҳтарин барои дигар нашрияҳои соҳавӣ мебошанд. Бештар мақолаҳои омӯзгорони соҳибқадорро, ки дар нашрияи нашр мешаванд, меҳонам. Онҳо устодони соҳибтаҷриба буда, умри худро сарфи мактабу маорифи ва омӯзонидани саводнок намудани насли наврасу ҷавон кардаанд. Нашри маводи онҳо тавассути нашрияи «Омӯзгор» барои ҳар як омӯзгори ҷавоне, ки дар ин роҳ нав қадам ниҳодааст, зарур ва саривақтӣ аст.

Маълум аст, ки ягон соҳа бе камбудӣ намешавад. Бинобар ин, вазиғаи воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла, нашрияҳои соҳавӣ дар он аст, ки дар роҳи баргарафтани камбудии ҷойдоштаи саҳмгузор бошанд. Ҳафтаномаи «Омӯзгор»-и Вақрати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи нашрияҳои оғост, ки пайваста камбудии инъикос менамояд ва дар баргарафтани камбудии онҳо мусоидат мекунад.

**Саидаброр МИРЗОЗОДА, сармуҳаррири нашрияи «Шамъи рӯзгор»-и Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Маҳсумоваи ДДОТ ба номи С. Айни:**

– Фазои иттилоотии кишварро воситаҳои ахбори оммаи гуногун фаро гирифтаанд, ки ба воситаи онҳо аҳли ҷомеа аз нағониҳои оғош мегарданд. Рӯзномаи «Омӯзгор» ҳамчун нашрияи соҳавӣ дар дарозии таърих ҳамчун роҳнамо дар пешрафти маънавияти аҳли маорифи кишвар хидмат мекунад. Қайд кардан ба маврид аст, ки ташкили озмунҳо, маҳсусан, озмуни ҷумҳуриявии «Омӯзгори ман – ифтихори ман» аз ҷониби қорандони нашрияи шоистаи таҳсин аст. Ман ҳамчун хонандаи ҳамешагии «Омӯзгор» пешниҳод менамоям, ки минбаъд низ чунин озмунҳо ба роҳ монда шаванд.

Чун асри техника ва технологияҳои нав аст, нашрияи мазкур дар саҳифаҳои интернетӣ низ фаъолияти худро ба роҳ мондааст. Аз ҷумла, сомонии нашрия ва саҳифаи фејсбукии он фаъоланд ва хабарҳои ҳамаҷузоро метавон аз он дастрас намуд.

**Сочида САИДОВА, омӯзгори забон ва адабиёти тоҷики МТМУ №103-и шаҳри Душанбе:**

– Нашрияи «Омӯзгор» барои мо омӯзгорон дастурамали омӯзишӣ аст. Аз нашрияи мақолаҳои муфидро омӯхта, роҳу

усулҳои гуногуни таълимро азхуд мекунем. Инчунин, дар ҳафтаномаи вобаста ба баланд гардидани мақому манзалати омӯзгор нигоштаҳои ҷолибу хонданӣ ба нашр мерасанд. Ба сифати хонандаи нашрия аз фаъолияти он қаноатмандам.

**Гулногор ИБОЗОВА, омӯзгори МТМУ №119-и шаҳри Душанбе:**

– «Омӯзгор» ба сифати ҳафтаномаи соҳавӣ масоилу мавзӯҳои соҳаи маорифро инъикос мекунад ва дар меҳвари он баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия қарор дорад. Дар ҳафтаномаи мисолу масъалаҳои математикӣ, физикӣ, химиявӣ, муҳовара бо забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ, матолиби ҳуқуқӣ ва амсоли инҳо нашр мешаванд. «Омӯзгор» мактаби омӯзиш аст. Мо - омӯзгорон дар машғулиятҳои тарбиявӣ аз матолиби ҳафтаномаи ҳадафмандона истифода мекорем.

**Майсара КЕЛДИЕВА, омӯзгори забон ва адабиёти руси МТМУ №55-и ноҳияи Шохмансур:**

– Ҳафтаномаи «Омӯзгор» ҳамеша дар рӯйи мизи қорандон қарор дорад. Ҳар як шумораи онро муталиаи мекунам. Мо - омӯзгорон ба воситаи нашрия аз нағониҳои соҳаи маориф ва методҳои муосири таълимӣ оғош мешавем. Аз ҷумла, дар шумораи (№ 7) рӯйхати аттестатсияҳои аз синф ба синфгузарони хонандагон нашр гардид. Дар саҳифаи 15-и ҳафтаномаи зерини «Маорифи ҷавон» хабарҳои кӯтоҳ дар хусуси вазъи таълиму тарбия ва низомии маорифи кишварҳои олам ҷой мешаванд, ки бисёр ҷолибанд. Сифати нашрияи ин рӯз то рӯз беҳтар гаштааст. Банду баст, ороиши нашрия, ҷо ба ҷо гузоштани расмҳо низ ба мақсад мувофиқ мебошад.

**Шухрат АХМЕДОВ, муовини директори оид ба тарбияи МТМУ №67-и шаҳри Душанбе:**

– Ҳафтаномаи «Омӯзгор» аз ҷиҳати мундариҷаю муҳтавои мақолаҳо ва сатҳи сифати ороиш сол то сол тақдир меёбад. Аз асноди марбут ба соҳаи маориф маҳз тавассути ҳафтаномаи мазкур зуд оғош мешавем ва онро дастрас мекунем. Ҳар ҳафта ҳафтаномаи «Омӯзгор»-ро саривақт дастрас намуда, аз маводу матолиби он дар машғулиятҳои самаранок истифода менамоям. Омӯзгорони муассисаи метавонанд аз матолиби он дар соатҳои дарси худ истифода намоянд.

**Малика САИДОВА, мураббияи ширхоргоҳ - кӯдакестони №72-и ноҳияи Фирдавсӣ:**

– Дар ширхоргоҳ-кӯдакестони №72-и ноҳияи Фирдавсӣ ҳамагӣ 8 нафар мураббияи фаъолият дорем. Мо-мураббияни муассисаи пайваста аз нашрияҳои соҳавии «Омӯзгор», «Маорифи Тоҷикистон», «Маърифати омӯзгор», «Субҳи умед» мақолаҳои оғош, ки оид ба методикаи таълиму тарбия дар кӯдакестонҳо дарҷ шудааст, муталиаи намуда, дар раванди фаъолиятҳои истифода мекорем. Бахусус, дар нашрияи «Омӯзгор» мақолаҳои ҷолибе дар мавзӯҳои ватандориву ҳештаншиносӣ, тарбияи кӯдакони вобаста ба синну сол, роҳу усулҳои таълим нашр мешаванд, ки инъикоскунандаи тамоми ҷанбаҳои фаъолияти мо-мураббияи мебошад. Пас аз муталиаи мақолаҳои ҳамкасбон илҳом гирифта, аз таҷрибаи худ нигоштаҳо дар нашрияҳои

соҳавии кишвар ҷой менамоям. Мо-мураббияи мақолаҳои омоданамудаи ҳампешагонро сармашқи фаъолияти ҳеш қарор дода, бо ин васила, дар самти тарбияи насли наврас таҷрибаи қоғӣ пайдо карда, садҳо нафар кӯдакони таълиму тарбияи намуда, озими мактаб мегардонем, то дар оянда ҳамчун насли хубу худогоҳ ба воқари расида, дар хидмати халқу Ватан бошанд.

**Парвина ШАКАРОВА, мураббияи ширхоргоҳ-кӯдакестони №11-и шаҳри Ваҳдат:**

– Нашрияи «Омӯзгор» ба мо имкон медиҳад, ки аз нағониҳои илму маориф, техникаву технология ва пешрафти дастовардҳои ҳамкасбону ҳампешагон оғош бошем. Ман, ки таҷрибаи қорандон беш аз даҳсола дар таълиму тарбияи кӯдакони дорам, пайваста «Омӯзгор»-ро муталиаи менамоям. Бароям хушоянд аст, ки гоҳҳо ҳангоми дертар дастрас гардидани нашрияи мазкур аз тариқи интернет аз саҳифаи фејсбукии он маводу мақолаҳои дарқорӣ пайдо мекунам. Ва аз ин меболам, нашрияи дӯстдоштаам, ки марҳалаҳои дарозии тарихиро тай намуда мутобиқи замон гаштааст, доим дар паҳлӯи мо, мураббияи омӯзгорон, қорандони соҳаи маориф қарор дорад ва дар самти таълиму тарбияи насли наврас саҳми арзанда мегузорад.

**Таманно МИРЗОЕВА, мудири ширхоргоҳ-кӯдакестони №67-и ноҳияи Шохмансур:**

– Ба «Омӯзгор» мураббияни муассисаи обуна мебошанд. Дар ҳуҷраи методӣ гӯшаи маҳсус ташкил шудааст, ки дар он ҷо нашрияву маҷаллаҳо ҷойгир мешаванд ва мураббияи лаҳзаҳои қорандон аз машғулиятҳои аз онҳо истифода мекоранд. Мураббияни кӯдакестон пайваста дар пайи омӯзишанд. Дар баробари муталиаи мақолаҳои зиёд дар мавзӯи таълиму тарбияи кӯдак, инкишофи равонии онҳо маводу матолиби таълифи намуда, дар матбуоти даврӣ нашр мекунанд. Чун сағи ҳаводорону хонандагони рӯзномаи «Омӯзгор» зиёд аст, аз ин рӯй, дар самти таълиму тарбияи кӯдакони синни томактабӣ мақолаҳои нигоштаҳои мунтазам ба таъби мерасанд.

Хуб мешуд, ки дар рӯзномаву маҷаллаҳои соҳавӣ дар баробари дигар самтҳои таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, оид ба роҳҳои осону муассири омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҷониби мутахассисони соҳа маводу матолиби нашр гарданд.

**Ҷиёби СУЛТОНОВА, сармураббияи ширхоргоҳ-кӯдакестони №132-и ноҳияи Фирдавсӣ:**

– Солҳои зиёде, ки дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият менамоям. Ва тӯли ин муддат нашрияи «Омӯзгор» роҳнамову раҳқушои ман аст. Тавассути маводу матолиби ҳафтанома аз навгарии соҳаи маориф, дастоварду таҷрибаи мутахассисони дигар оғош пайдо мекунам. Таҷрибаҳои андӯхтаамро аз тариқи мақолаҳо дар нашрияи «Омӯзгор» нашр мекунанд. «Омӯзгор» ба мураббияи имкон фароҳам меоварад, то дар баробари омӯзиши таҷрибаҳои мутахассисони пешқадами соҳа, методу усулҳои нави таълиму тарбия, ҳамчунин, нутқи шиғоҳию ҳаттӣ ва ҷаҳонбинии омӯзгорони ҷавон тақдир тақвият ёбад.

**Муниса НОСИРОВА, мураббияи ширхоргоҳ-кӯдакестони №15-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ:**

– Дар раванди таълиму тарбия аз маводу нашрияи «Омӯзгор» истифода мекорам. Зеро омӯзгорони соҳибтаҷриба оид ба таҳаввулот ва усулҳои нави таълим дар ҳафтаномаи мазкур мақолаҳои пурмазмун ва ҷолиб менависанд, ки муталиаи онҳо ба мо-омӯзгорони ҷавон, руҳу илҳомии тоза мебахшад. Нақши «Омӯзгор» дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълиму тарбия назаррас аст. Он тарбиятгар ва пайвандгари имрӯзу фардост. Пайвастаи онро меомӯзем, камбудии ҷойдошта дар раванди фаъолиятро ислоҳ мекунем, барои рушди соҳаи кӯшиш ба ҳарҷ медиҳем, то кӯдакони наврасонро дар руҳияи ватандӯсту ҳештаншиносӣ тарбия менамоям.

**Табия Шайхона БОБОМУРОДОВА, Ирода ТИЛАБОВА, Хуршеда АЗИЗОВА, «Омӯзгор»**

Дар шаҳри Душанбе бахшида ба Рӯзи модар ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид.

СУҲБАТИ ИДОНА

– Муаллима азиз, салоҳ он аст, ки суҳбатамонро аз марҳалаи аввали ҳаётатон оғоз бубахшем. Маълум, ки чавонӣ овони ҷӯши орзухост. Ва кас дар ин оғоз ҳар гоҳ орзуи ба ин ё он пешае соҳиб шудан мекунад. Аз ин миён чӣ шуд, ки шумо маҳз рӯзноманигориро пазируфтед?

– Воқеан, айёми кӯдакиҳову наврасӣ барои ҳар инсон овони ҷӯши орзухост. Овонест шаршор аз хоҳишу ҳавасҳо. Ман дар наврасӣ миёни орзуҳои зиёд ҳатто саргум мезадам: «ҷаҳонгард шавам?», «омӯзгор шавам?», «риштаи биологияро интихоб кунам?», «мартумшинос бошам?», «филолог шавам?» ... Қариб ҳамаи фанҳои бароям шавқовар буданд. Ба худ мегуфтам, ки агар ҳамаи дарси тарбияи ҷисмонӣ намебуд, ман ҳатман бо медали тилло мактабро ҳатм мекардам. Баҳоҳои ҳамаи фанне, ки аслан, бад ҳам намеидам, болҳои парвози орзуҳои маро ҳанӯз дар наврасӣ микроз зада буданд. Гап сари ин, ки ман дар шашунимсолағӣ зерӣ чархи мошини боркаш мондаву маъюб шуда бошам ҳам, на дар мактаби махсус, балки баробари ҳама дар мактаби умумӣ мехондам. Шояд ҳамаи сабаб шуда бошад, ки худро солиман ва ҳатто аз дигарон ҳам бардаму неруманд ҳис мекардам. Фаразан, агар мусобикаи дастхобонӣ ташкил мекарданд, шояд аз ҳама боло меистодам! Мисли дигарон медавидам, меҷаҳидам, дучарха ҳам мерондам, тӯббозӣ мекардам, нозук мераксидам... Аммо маро бидуни хоҳиши худам аз дарси тарбияи ҷисмонӣ озод карда буданд. Аз ман ҳатто справкаи ВКК (хулосаи комиссияи тиббӣ) талаб намекарданд, вале ба журнали синф аз ин фан ба ман қаторак баҳои «3» мегузоштанд. Ҳанӯз аз зинаи аввали таҳсил ба хулосае омадам, ки тамоми фанҳои таълимиро бо баҳои «аъло» азхуд кунам ҳам, соҳиби медали тилло нахоҳам шуд. Бехтараш, соҳаеро интихоб мекунам, домани баъзе фанҳоро раҳо... Ҳамаи тавр, дар «номаи камол»-и ман аз химия ва алгебра баҳои «4» ва аз тарбияи ҷисмонӣ «3» сабт ёфт. Метавон гуфтам, маро адабиёт бадеӣ тарбият кардааст, ҷаҳонбинӣро меҷаҳид, худшиносӣ кардааст. Мадарам хурсанд мешуд, ки ман ба мутолиа дил бастаам. Ў барои харидани китобҳои бадеӣ ва барои обуна ҳеч гоҳ маблағро дарег намедошт. Ман ҳамеша ба 3-4 газетаву маҷалла обуна мешудам, аз синфи 7 дӯстдори «Садои Шарк» гардидам. Батадриҷ шавқи навиштан пайдо шуд. Иншоҳои нигоштаам қолаби мақола ё ҳикояро мегирифтанд. Дар газетаи маҳаллии «Ҳаёти нав» (ҳоло «Садои Сӯх»), ва «Ҳақиқати Ўзбекистон» (ҳозира «Овози тоҷик») кам-кам навида латифаю ҳикояҳоям чоп мешуданд. Ман қатъан қарор карда будам, ки омӯзгори фанҳои забон ва адабиёт тоҷик мешавам. Ёдам ҳаст, дар имтиҳони ҳатми мактаб аз фанни адабиёт мавзуи озодро интихоб кардам: «Дирӯз, имрӯз ва фардои кишвари мо». Баъди ним варақи сиёҳнавис аз муаллими имтиҳонгиранда дафтари тозанавис хостам ва дар се соат дафтари 12-варақаро пешу пушт пур кардам. Тағоям рӯзи дигар аз ҷойхонаи гузар ба табрики ман омаданд. Аҷаб, ки дар ҷойхона (!) ҳунари иншонависии хатмкунандаи одии мактаб сари забонҳо шудааст. Назар ба шундидаи директорӣ мактабамон Аюбҷон Нишонов, ки бо вучуди омӯзгори география будан солҳо сармуҳаррири газетаи «Ҳаёти нав»-ро ба уҳда доштанд (равонашон шод бод!), баъди хондани иншои ман бо овози баланд гуфтаанд: «Ин духтарак журналист хоҳад шуд!» Дар зехнам ин гуфтаи устодам нақш бастааст.

– Ва ниҳоят, шумо аз анбуҳи орзуо ҳавасҳо раҳо ёфта, ба журналистика

гаравидед. Олами журналистикаро чӣ гуна дарёфтед ва боре ҳам эҳсоси пушаймонӣ накардаед?

– Олами журналистика, яъне, дар арсаи талошҳои бурду бохтоҳон қон қонданҳо, азоби шабзандадорӣ кашиданҳо, дар ғами дигарон сӯхтанҳо, дарди дигаронро дар ҷони худ эҳсос карданҳо, аз шамби ҷони хеш чароғи худшиносии дигаронро афрӯхтанҳо, дар шаби тор машъалбардор буданҳо ва гоҳе ба ғушаи фаромӯшӣ афтоданҳо. Не, ҳаргиз пушаймон нестам! Агар умри дубора меидам, боз роҳпаймои ҳамаи ҷодаи душворгузар мешудам.

– Чӣ гуна бо рӯзномаҳо ба ҳамкорӣ пайвастед ва бо рӯзноманигорон чӣ ҳамбастагӣ доштед?

– Чӣ навъ ки зикраш рафт, барвақт ҳавасманди ин соҳа шудам ва бо чуръати том дар жанрҳои гуногун ба навиштани матолиб оғоз кардам. Гоҳо бе ҳеч баҳона дари идораи нашрияи «Ҳаёти нав»-ро ангушт мезадам, мехмони аҳли эҷоди он мешудам. Аз нигоҳи сармуҳаррири нашрияи Ганӣ Муъминҷон ва рӯзноманигор Гадойбой Назаркулов (равони ҳар ду шод бод!) дармеёфтам, ки маро мехмони

Муаззама Аҳмадова ошно шудам. Муаззама ва Ҷонибеки Ақобир дар як хучра менишастанд. Мо зуд унс гирифтём. Ҳикояҳои «Ситораи сахарӣ» ва «Шаби боронӣ»-ам бо таҳрири тасҳеҳи ин ду нависандаи хушқалам чоп шудааст. Дар нишасти суҳбатҳо бо нависандагон Муҳаммадраҳими Сайдар, Саидахмади Зардон низ баҳраҳо бурдаам. Ин ҳамқаламони наҷибхислатам ҳикояи «Ману ишқи лӯлидхтар»-амро ба чоп омода карда буданд. Аз рӯзҳои аввали таъсиси «Паёми Душанбе» (ноябри с.1989) расман ба кори рӯзноманигорӣ гузаштам. Сармуҳаррири нашрия Додоҳон Эгамзод, ки аз навиштаҳои бадеям бо қалами ман шинос буданд, ба ҳайси хабарнигор ба кор гирифтанд. Ин даргоҳ бароям мактаби маҳорату таҷриба дар фаври навиҷи шуд. Баъди 11 моҳ ба рӯзномаи наҷабхислати парламентӣ - «Садои мардум» даъват гардидам. Аз 45 нафар ҳайати эҷодӣ танҳо банди аз ҷинси латиф будам. Аслан, ҷинсият дар ин касбу кор нақш намебозад. Журналист, хоҳ мард бошад, хоҳ зан, журналист асту бас! Ин касб часорати беандоза талаб мекунад. Зикраш бамаврид аст, ки сармуҳаррири нахустини «Са-



портретнависи ман бештар хуш меомад. Шояд қалами нависандагӣ ам ба ин самти кор мусоидат мекард. Ба хотири намунаи ибрат аз роҳи тайкарда ва фаёлияти касбии бехтарин педагогҳои Тоҷикистон - устодон Ниёз Сафаров, Соҷида Муродова, Ҳабибулло Искандаров... лавҳаю очеркҳо навиштаам, ки ба китобҳои кӯчидаанд. Мавзуи худшиносии миллӣ ва инъикоси ҷашни Наврӯз бароям ҳамеша ҷолиб буд, ба масъалаи таҳлили духтарон борҳо даст задаам. Ба тарғиби таҳсилоти инклюзивӣ бо ҷиддият муносибат мекардам, зеро ҳаёти хонандагонӣ маъюб овони кӯдакии худамро ба ёд меовард. Кор бо муаллифони беруна ҳам бад набуд. Ман аз раҳбарият ва ҳамкоронам гилае надорам. Ҳамаро бо неки ёд мекунам, онҳо низ маро фаромӯш намекунанд. Ҳар сол чандборӣ хабарам мегиранд, занг зада, аз ҳолам мепурсанд, кадрдонӣ мекунанд, ба китобҳои дастҷамъию ҷашнӣ навиштаҳоямро ба тариқи бознашр ворид месозанд. Беадад миннатдорам.

– Шумо, ки адаби муваффақ низ ҳастед, байни адабиёт ва журналистика чӣ иртибот мебинед?

– Ҳар рӯзноманигори муваффақ адиб ҳам ҳаст ва ҳар адиби муваффақ бемушқили рӯзноманигор ҳам буда метавонад. Аксари адибони шинохта аввал рӯзноманигор будаанд ё дар ду самт эҷод кардаанд. Ҳамаи нашрияи мо - «Омӯзгор» аз аввал пуштибони адибон ва ё маҳфилҳои адабиётдӯстон будааст. Ба хотир орем, замоне «Маориф ва маданият» хонаи умеди чандин адиби миллатдӯсте будааст, ки аз ҷойи қорашон роҳбарони партоқлат «пеш кардаанд»: Бозор Собир, Фотех Абдуллоҳ, Ҷумъа Одина... Мегӯянд, ки журналистика ба набзи замони саруқор дорад ва сухани рӯзро мегӯяд. Ин баҳо аз як ҷиҳат дуруст аст. Аммо бояд бигӯем, ки рӯзнома «анбори афкор» ё «ёди таърих» ҳам ҳаст. Бо гузашти солҳо нигоштаи рӯзноманигорон барои муаррихон чун маъхазу мадрок истифода мешавад. Ҳар журналисти боистеъдод аз сафарҳои хидмати маводи зиёди арзишманд меорад. Агар қисмате аз онҳо дар мақолаҳо истифода шаванд, қисмати дигараш, шояд баъди чанде асоси осори бадеияш гардад ё барои ягон ҳикоя ё қисса замина шавад.

– Ҳамчун собикадори матбуот ба рӯзноманигорони ҷавон чӣ таманиёте доред?

– Дар ҷунин рӯзҳо пешу назарам симои гарми дӯсти донишмандам Пайванди Гулмуродзода (равонаш шод бод!) ҳувайдо мегардад. Ў солҳо аз пайи пажӯҳиши таърихи матбуоти тоҷик қон қониди қалам фарсуд, то рӯзи интишори нахустин шумораи «Бухорои шариф» - Рӯзи матбуоти тоҷик эътироф гардад. Ба журналистони тоҷик часорати касбӣ, қалами ҳақнавис, нафси шикаста, саломатӣ ва умри бобаракат таманно дорам.

Мусоҳиб Абдурауф МУРОДИ, «Омӯзгор»

## Рӯзноманигорӣ часорат меҳоҳад

Мусоҳиба бо адиб ва рӯзноманигори собикадор Марямбонуи Фаргонӣ

ноҳонда намеҳисобанд, баръакс ба навиштан тарғибу ташвиқам мекарданд. Ман зиндаёд Ҷонибек Қувноқовро, ки мудири шуъбаи адабиёт ва санъати рӯзномаи «Ҳақиқати Ўзбекистон» буданд, барҳақ, устои хеш мешуморам. Эшон бароям маслиҳатдеҳи беминнат буданд. Аз ҳаёти ҷавонии диёрам, аз ҳаёти пурҷӯшу хурӯши мактабе, ки кор мекардам, ба матбуоти Тоҷикистон ҳам менавиштам. Агар аз ҳамкороҳоям бо «Машғал», «Пионери Тоҷикистон», «Комсомоли Тоҷикистон», «Тоҷикистони Советӣ», «Маориф ва маданият», «Хорпушт» муфассал сухан кунам, вақти зиёд меравад. Аммо ҳоло пешу назарам чехраи Сайфи Раҳимзод ҳувайдо мешавад. Баҳори соли 1985 буд, ба фикрам. Хостам ҳикояеро ба шуъбаи маънавияти «Тоҷикистони Советӣ» барам. Ба бинои идораи рӯзнома наздик омадам аз тирезаи кушодае чашмам ба як симои шинос афтод. «Сайф!»- нидои беовоз дародам ман. Ин сурати ҷаззобро дар муқоваи китоби мондагори «Ситораҳои сари танӯр» дида будам. Вале, ҳамон китобе, ки на танҳо худ тақрор ба тақрор хондам, балки ба шогирдонам ҳам хонданашро тавсия додаам. Онро дар конфронси китобхонони мактаб баррасӣ ҳам карда будем. Ба назарам, ҳамон лаҳза иртиботи равонӣ ба миён омад, ки Сайфи Афандӣ аз қоғази рӯйи мизаш чашм канду ҷониби тиреза нигарист. Ҳайрон нашуд, ки духтари ношинос чашм ба чашмаш медӯзад. Лабони бо ҷиддият фишурдаш андак ба табассум моил шуд. Ин ба ман часорат бахшид ва гуфтам: - Пешу шумо омадам. Бо даст ба дари даромад ишора кард. Ман он ҷо бо шоир Доро Начот низ шиносӣ пайдо кардам. Онҳо чун фаҳмиданд, ки аз Сӯх ҳастаму ҳамагӣ чанд моҳ пеш муқими Душанбе шудаам, ҷиддияту расмиятро як сӯ гузоштанд. Мо хеле суҳбати самимӣ доштем. Баъди ягон ду ҳафта ҳикояи ман бо номи «Хонаи падарӣ» дар рӯзнома чоп шуд. Бо Сайф чун хоҳару бародар гардидем. Ман аз ӯ бисёр чизҳоро омӯхтам. Солҳои аввали соқини Душанбе шуданам дар ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» бо

дои мардум» Муродалӣ Шерализода, сиёсатмадор, олим, марди шарифу одаму оламдида, масъулиятшинос, қариб ҳама қормадонии эҷодиро якҷаҷин даъват карда буд. Мухаррири шуъбаи маънавият, рӯзноманигор ва адиби шинохта, устод Фотехи Абдуллоҳ ва ману Қироншоҳ Шарифзодаю Тиллои Некқадом ҳамкорои устод будем. Ин қаламкашони номӣ дар муносибат бо инҷониб чун бародаронам буданду сари масъалаҳои ҳудогоҳию худшиносии миллӣ ҳаммаслаку ҳам-ақидаам. «Садои мардум» рисолати хешро бидуни ягон қалавиҷ адо мекард. Сармуҳаррир ба мо эътимод доштанду мо ба эшон. Нашрия ба маъноии воқеӣ мардумӣ буд, яъне, парламентро ба мардумро ба наҷабхислати парламентро наздик мекард. Дар он рӯзҳои пур аз воқеаю ҳодисаҳои сиёсӣ ин ҳама осон даст намеод. Шӯрбахтона, авзои сиёсӣ дигар шудан гирифт ва сармуҳаррири мо, инсонӣ бузург, нахустин қурбонии он рӯзҳо гардид. Солҳои минбаъда мудири шуъбаи маҷаллаи «Фирӯза», ҳодими адабии ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», хабарнигори «Радиои Хуросон» (Ҷумҳурии Ислонии Эрон) ва то расидан ба синни бознишастагӣ муҳаррири шуъбаи мактабҳои ҳафтаномаи «Омӯзгор» будам.

– Ҷунони ёдовар шудед, солҳои охири фаёлияти рӯзноманигорӣ дар «Омӯзгор» сипарӣ шудааст. Чӣ бардоштҳои аз ин давра ёдмонатон гашта?

– Вақте ки ба ҳафтаномаи «Омӯзгор» ба кор даъватам карданд, бовар доштам, ки аз уҳдаи кор дар ин ҳафтаномаи соҳавӣ мебароям. Ба ёдам ҳаст, 11 январӣ соли 2010 ба кор саркардам. Табиист, ки се рӯзи аввал чанд бастаи «Омӯзгор»-ро варақ задам, ба унвонаҳо таваҷҷуҳ кардам ва бо ин ҳаракати «самтшиносӣ» дилпуруна ба ҷараён ворид гардидам. Аз ҷиҳати ҳуюхислати шинохтани ҳамкороҳам бароям душвор набуд. Метавон гуфтам худро дар муҳити «Омӯзгор» чун моҳие дар об эҳсос мекардам. Дар тамоми мавзӯи сухани гуфтани доштам, аммо ба хонандагон ҳунари чехранигорӣ ё

## ▶▶ ХЕШТАНШИНОСӢ

Чумхурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз давлатҳои калиди Осӣи Марказӣ дар минтақаи осебпазири зиёд ба таҳдидҳои экстремистӣ ва террористӣ қарор дорад. Омезиши омилҳои геополитикӣ, мушкилоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва инчунин, заминаи таърихӣ мавзӯи мубориза бо терроризмро дар ин кишвар ҳеле муҳим мегардонад.

Чумхурии Тоҷикистон бо Афғонистон ҳамсарҳад аст, ки ин ҳатари ворид шудани идеологияҳои экстремистӣ ва гурӯҳҳои мусаллаҳро ба қаламрави кишвар афзоиш медиҳад. Пас аз бозгашт ба ҳукумати «Толибон» дар Афғонистон (соли 2021), таҳдиди нооромшавии минтақа ба таври назаррас афзоиш ёфт. Чумхурии Тоҷикистон дар мубориза бо воридшавии идеологияҳои радикалӣ дар сафи пеш қарор дорад ва барои ҳифзи сарҳад тадбирҳои фаъолро дастгирӣ мекунад.

Тоҷикистон дар радиҳои дигар кишварҳои ҷаҳон бо ин зухуроти номатлуб мубориза бурда, талош мекунад, то ки аз пайомдаи ноговори ин гуна амалҳо ҷилавгирӣ намояд. Вобаста ба ин ва баҳри татбиқи сиёсати давлатӣ дар ин самт, аз ҷониби Ҳукумати мамлакат як қатор санадҳои меъриҳои ҳуқуқӣ ва зерқонунӣ қабул ва мавриди амал қарор дода шудаанд. Аз ҷумла, Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (соли 1999), Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба экстремизм» (соли 2020), Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тадбирҳои пурзӯр кардани мубориза бо терроризм» (аз 21 апрели соли 1997), Барномаи давлатии Чумхурии Тоҷикистон оид ба пурзӯр намудани мубориза бар зидди терроризм дар солҳои 2000-2003, Стратегияи миллии Чумхурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020, ки бо Фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 12 ноябри соли 2016... тасдиқ гардидааст.

Шахсиятҳои маъруф И. В. Линдер ва С.А.Титков чунин мешуморанд, ки қисми зиёди террористон одамонанд, ки дар ҳурди аз таваҷҷуҳи навозишу меҳрубонии модар маҳрум мондаанд. Дар онҳо бемории қисми пушти пардаи гӯш, рушди ноқомил, осебҳои психологӣ давран кӯдакӣ ва баъзе бемориҳои модарзодӣ ба

мушоҳида мерасанд. Террористон дар овони кӯдакӣ ва ҷавонӣ бо зухуроти гуногуни таҳқиру пастзанӣ вохӯрдаанд, аммо дифоӣ ҳешро ба роҳ монда натавонистаанд. Баъдан, ба сатҳи рушди дигар гузашта, онҳо дарк кардаанд, ки метавонанд на танҳо аз дилозорон, балки аз ҷамъият низ интиқомӣ ҳешро ситонанд. Инҳо одамонеанд, ки натавонистанд идея-

затсия нақши муҳим мебозад: террористон метавонанд худро як қисми гурӯҳи «мазлум» ҳисоб кунанд, ки ба ташаккули ҳисси ҷудой ва оштинопазирӣ бо тамоми ҷаҳон мусоидат мекунад.

Таҳрифи маърифатӣ ба қабули қарорҳои террористон таъсири мустақим мерасонад. Тафаккури сиёҳ ва сафед, тамоюли дидани ҷаҳон дар

ва эмотсияҳо дар навбати худ эътиқоди радикалиро тақвият медиҳанд.

Бисёре аз террористони маъруф таҳрифҳои маъмулии маърифатӣ ва эҳсосӣ нишон медиҳанд. Масалан, дар амалҳои террористони радикалии динӣ аксар вақт таъсири бардурӯғ ба назар мерасад. Яъне, ба ақидаи онҳо, эътиқод ва идеяҳои онро бештар одамон дастгирӣ менамоянд. Онҳо чунин фикр мекунад, ки қаҳрамони ҳақиқӣ ҳастанд. Чунин ақидаҳо онҳоро ба зӯрварӣ тақвият медиҳад, зеро онҳо боварӣ доранд, ки аз номи гурӯҳи калонтар амал мекунад.

Инак, фаҳмидани нақши таҳрифоти маърифатӣ ва эмотсионалӣ дар рафтори экстремистӣ метавонад дар таҳияи барномаҳои муассири пешгирӣ ва барқарорсозӣ кумак кунад. Терапияи маърифатии рафторӣ (ТМР) яке аз усулҳои имконпазирӣ ислоҳи дарки таҳрифшуда мебошад, ки ба шахсон алоҳида кумак мекунад. Дар натиҷаи истифодаи ТМР онҳо дарк мекунад, ки ақидаҳо ва воқуниҳои онҳо хато аст. Ғайр аз он, танзими эмотсионалӣ метавонад ба паст шудани сатҳи таҷовуз ва душманӣ мусоидат кунад.

Ҳамин тариқ, мубориза бо терроризм ва радикализатсия дар Чумхурии Тоҷикистон равиши ҳамаҷонибаро талаб мекунад, ки таҳқиқи амният дар марз, барномаҳои иҷтимоӣ оид ба пешгирӣ экстремизм дар байни ҷавонон ва ҳамкорӣ байналмилалиро дар мубориза бо шабакаҳои террористӣ дар бар мегирад. Аҳамияти мавзӯ на танҳо ба мушкилоти дохилии кишвар, балки ба ноустувории умумии Осӣи Марказӣ низ вобаста аст, ки мубориза бо терроризмро барои амнияти миллии ва минтақавӣ афзалият медиҳад.

Таҳрифоти маърифатӣ ва эмотсионалӣ дар раванди қабули қарорҳои экстремистӣ нақши калидӣ доранд. Онҳо эътиқоди радикалиро тақвият медиҳанд ва амалҳои хушунатомезро сафед мекунад. Фаҳмидани ин таҳрифҳо ва таҳияи усулҳои ислоҳи онҳо қадамҳои муҳим дар мубориза бо терроризм мебошанд.

*Ҳусейн ЗАЙТМЕТОВ,  
Муқаддас ШАРИФИЁН,  
Қамолитдин ҚОИБЗОДА,  
устодони ДДХ ба номи академик  
Бобоҷон Ғафуров*

## Заминаи амалҳои ифротгароёна



ҳо ҳешро амалӣ гардонанд. Чунин ҳолат ноқаноатмандиро ба пеш меорад ва хоҳиши исботкунии «Ман» бо ҳар роҳи восита пайдо мегардад.

Эмотсия, инчунин, ба раванди қабули қарорҳо таъсир мерасонад. Эмотсияи манфӣ, аз қабили ҳашм ва нафрат, ба афзоиши эътиқоди радикалӣ ва сафедкунии зӯрварӣ мусоидат мекунад. Масалан, террористон метавонанд амалҳои худро ҳамчун амали адолат тавассути эҳсосоти интиқом ё ҳимояи арзишҳои худ қабул кунанд.

Онҳо аксар вақт пойбанди идеологияи худ ва эҳсоси истисноии шахсӣ иҷтимоӣ мешаванд. Барои онҳо дихотомияи тафаккур хос аст, онҳо ҷаҳонро «ба худ» ва «бегонагон» тақсим мекунад ва имкони ба бегонагон зӯрварӣ карданро дуруст меҳисобанд. Ин таҳрифи маърифатӣ дар зери таъсири ҳолатҳои эмотсионалӣ, ба монанди ҳашм ё тарс тақвият меёбад.

Хувияти иҷтимоӣ дар радикали-

ифрот ба шахсиятҳои радикалӣ имкон медиҳад, ки зӯрвариро ҳамчун роҳи ягонаи ҳалли мушкилот бубинанд. Иллозияи назорат низ нақши муҳим мебозад: террористон иштибоҳан бовар мекунад, ки амалҳои онҳо метавонанд вазъи сиёсӣ ё иҷтимоиро ба таври назаррас тағйир диҳанд.

Эмотсия метавонад таҳрифоти маърифатиро афзоиш диҳад ва рафтори экстремистиро эҳтимоли бештар кунад. Ҳашм ва нафрат дарки воқеиятро таҳриф мекунад ва ба эҷоди симои душманонаи ҷаҳоне мусоидат мекунад, ки дар он зӯрварӣ асоснок мешавад. Масалан, террористон метавонанд ҷаҳонро ҳамчун як ҷойи пур аз беадолатӣ, ки барои барқарор кардани тартибот даҳолати зӯрварӣ талаб мекунад, қабул кунанд.

Таҳрифи маърифатӣ ва эмотсионалӣ бо ҳам зич алоқаманданд. Эътиқоди террористон аксуламалҳои эмотсияи онҳоро ташаккул медиҳад

## Шабакаҳои иҷтимоӣ ва таъсири онҳо ба ҷомеа

Ҳаёти қисми зиёди одамонро имрӯз бидуни дастрасӣ ба шабакаи умумиҷаҳонии Интернет тасаввур қардан душвор аст. Интернет марҳалаи нави тамаддун буда, имконоти ҳеле васеъ дорад.

Истифодабарии шабакаҳои иҷтимоӣ, асосан, барои дарёфти дӯстон, муошират бо онҳо, муҳокима намудани рӯйдодҳои навин, инкишофи ҳама-тарафа, гирифтани иттилооти муфид ва ғайраҳо кумак мекунад. Аммо дар баробари баргароҳӣ, истифодабарии шабакаҳои иҷтимоӣ ҷиҳатҳои манфӣ низ дорад, ки ба ин, асосан, чунин омилҳо дохил мешаванд: зарар ба саломати инсон, вобастагӣ ва дастрасии озод ба иттилооти негативӣ, ҷалбкунӣ – шомилшавӣ ба хизбҳои ғайриқонунӣ, пайдо шудани ҳисси хушунат ва ғайраҳо.

Мо зимни омӯзиши таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҷамъият, алалхусус, ба ҷавонон ҳам ба ҷиҳатҳои мусбат ва ҳам манфӣ он таваҷҷуҳ зоҳир намудем ва дар натиҷа ба ҳулосае расидем, ки ҷиҳати манфиаш бештар аст. Вақтҳои охир маҳз шабакаҳои иҷтимоӣ сабаби ҷудошавии оилаҳо, шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна хизбу ҳаракатҳои экстремистӣ, зарар ба саломати инсон ва ғайраҳо гардидаанд.

Дар давоми мавҷудияташ Интернет худро

ҳамчун воситаи муоширати босуръати рушдбанди муаррифӣ намуд. Сафи истифодабарандагони он дар саросари ҷаҳон мунтазам меафзояд. Рушди технологияҳои иттилоотӣ ба эҷоди шабака бо дастрасии воқеан глобалӣ ва талаботи нисбатан паст барои истифодабарӣ мусоидат кард. Интернет ба одамон имконияти муоширатро новобаста аз мавқеи географӣ медиҳад. Бартари ин технология маълум аст, вале ҷамъияти мо бояд дарк намояд, ки чунин воситаи коммуникатсияро нуруҳои иртиқой метавонанд бо ҳадафҳои террористӣ низ истифода баранд. Чи ҳеле ки маълум аст, яке аз мушкилоти глобалии ҷаҳони муосир, терроризм ва экстремизм мебошад. Новобаста аз он ки аз тарафи ҳукумати давлатҳо ба пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна хизбу ҳаракатҳои иртиқой тадбирҳои андешидани мешаванд, хизбҳои экстремистӣ усулҳои нав ба нави таблиғотиро истифода мекунанд, ки яке аз онҳо шабакаи иҷтимоӣ мебошад.

Ҳоло шабакаи Интернет барои террористҳо яке аз платформаҳои асосӣ ва қулайтарини ҷалби шарикон ба ҳисоб меравад. Гурӯҳҳои террористӣ бештар аз вебсайтҳои бо парол ҳифзшуда ва порталҳои маҳдуд барои ҷалби одамон истифода мекунанд. Тавассути имконоти шабакаи умуми-

ҷаҳонии Интернет хизбҳои экстремистӣ идеологияи худро паҳн мекунад, ба амалиёти террористӣ даъват мекунад, тавсияҳои бадқасдона медиҳанд...

Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ба масъалаи мазкур диққати махсус равона ва ҷораҳои зиёди пешгирикунандаро амалӣ менамояд. Дар Паёмҳои Президенти Чумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ масъалаи дуруст истифода намудани технологияҳои иттилоотӣ ва мубориза бар зидди терроризму экстремизм борҳо баррасӣ шудааст. Сарвари кишвар, аз ҷумла, дар яке аз Паёмҳои худ қайд намудаанд: «... Зеро пайравони созмонҳои террористиву экстремистӣ барои ноором соختани вазъият дар ҷомеа ва тафриқаандозиву барангехтани низоъҳои диниву мазҳабӣ кӯшиш карда, барои гумроҳ соختани сокинони мамлакат, баҳусус, ҷавонон ва ба созмонҳои манъшуда ҷалб намудани онҳо аз шабакаҳои интернетӣ васеъ истифода мекунанд».

Ҳамаи мо бояд аз шабакаи умумиҷаҳонии Интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ самаранок ва бо ҳадафҳои неку созанда истифода барем.

*Марҳабо ҚОСИМОВА,  
дотсенти кафедраи технологияҳои иттилоотӣ  
коммуникатсионӣ ва барномавезии ДДХБСТ*

## КОБИЛИЯТИ ЗЕҲНӢ

## ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҶО ДОИР БА ОЛИМПИАДА

(Идома аз шумораҳои гузашта)

**Машғулияти даҳум (Синфҳои 5-7)**

160. Агар хонандагон дар паси миз якнафарӣ нишинанд, ба 7 кас чой намерасад. Агар паси ҳар як миз дунафарӣ нишинанд, 5 чой ҳолӣ мемонад. Дар синаф чанд нафар хонанда ва чанд дона курсӣ мавҷуд аст?

161. Ба мағоза дар зарфҳои 10-литра ва 17-литра 223 литр равшан оварданд. Равшан дар чанд зарф оварда шудааст?

162. Дар як қатор дар масофаи 2 см аз ҳамдигар 8 сангча қойгир аст. Дар қатори дуюм 15 сангча дар масофаи 1 см аз ҳамдигар қойгир карда шудааст. Қадом қатор дарозтар аст?

163. Чӣ ҳел аз сатили ҳаштлитра ба воситаи банкии селитра ва бидони панҷлитра 1 литр шир гирифтани мумкин аст?

164. Суммаи ду адади пайдарпайи чуфт ба 150 баробар аст. Ин ададхоро ёбед.

165. Аз ду маҳал, ки масофаи байни онҳо 100 км аст, дар як вақт ба пешвози ҳамдигар ду савора бо суръати 15 км/соат ва 10 км/соат ба роҳ баромад. Якҷоя бо савораи якум сағ бо суръати 20 км/соат медавид. Бо савораи дуюм вохӯрда, сағ ба қафо баргашта, то савораи якум рафт, ба савораи якум расида, ба қафо баргашт ва ҳамин ҳел дар байни онҳо то бо ҳам вохӯрдани савораҳо даву тоз намуд. Сағ қадом масофаро тай намудааст?

166. Суммаи се адади пайдарпайи 348 аст. Ин ададхоро ёбед.

167. Суммаи камшаванда, тарҳшаванда ва фарқ ба 26 баробар аст. Камшавандаро ёбед.


168. Қатора аз назди семафор дар 5 сония, аз назди платформаи дарозияш 150 м дар 15 сония мегузарад. Дарозӣ ва суръати қатораро ёбед.

169. Аз 81 танга якҷоя қалбақӣ буда, он аз тангаҳои боқимонда вазнинтар аст. Онро бо 4 маротиба баркашидан бо тарозуи паллагии бе санг муайян кунед.

170. Дар хати рост пас аз фосилаҳои баробар 10 нукта гузошта шуд. Дар

хати рости дигар пас аз фосилаҳои баробар 100 нукта гузошта шуд. Агар дарозии хатҳо баробар бошад, фосилаҳои ҳосилшуда дар хати якум аз фосилаҳои ҳосилшуда дар хати дуюм чанд маротиба калон аст?

171. Фигураҳо (ба расми нигаред) ба ду қисми баробар тақсим кунед.




172. Вақте ки падар 27-сола буд, писар 3 сол дошт. Ҳоло синну соли писар 3 маротиба хурд аст. Ҷар якӣ онҳо чандсолаанд?

173. Чӣ ҳел аз кӯл ба воситаи сатилҳои нуҳлитра ва панҷлитра 8 литр об гирифтани мумкин аст?

174. Қонунияти пайдарпайиро барқарор намуда, боз се адади онро нависед: 253, 238, 223, 208, 193, ...

175. Фигураҳо (Ба расми нигаред) ба 4 қисми баробар тақсим кунед.




176. Суммаи чор адади пайдарпайи чуфт ба 196 баробар аст. Ин ададхоро ёбед?

**Ҳалли масъалаҳо ва нишондоди онҳо**


160. 17 курсӣ ва 24 хонанда. Ҳал. Вақте ки дар як курсӣ 2 нафар мешинад, 5-то курсӣ ҳолӣ монда, шахсони дар онҳо нишаста (ба монанди 7 на-

фаре, ки ба онҳо чой нарасидааст) ҳамчун «шахси дуюм» менишинанд, пас 12 чуфт ҳосил мешавад. 161. 9-то ҳабдаҳлитра ва 7-то даҳлитра. 162. Якхела. 163. Ҷараёни ҳал: 1) 8 л+0 л; 2) 5 л+0 л+3 л; 3) 5 л+3 л+0 л; 4) 2 л+3 л+3 л; 5) 2 л+5 л+1 л, ки исботи он талаб карда мешуд. 164. 74 ва 76. Ҳал. Агар ҳарду адад ба адади хурд баробар мешуд, сумма ба 2 кам мешуд. 165. 80 км. Ҳал. Савораҳо дар як соат ба 25 км ба ҳамдигар наздик шуда, пас аз 4 соат бо ҳамдигар вохӯрданд. 166. 109, 110, 111. Ҳал. Агар ҳар якӣ аз се ададҳои пай дар пай ба адади дар байни онҳо хурдтарин баробар мешуд, суммаи онҳо ба 3 кам мешуд. 167. 13. Ҳал. Тарҳшаванда ва фарқ дар сумма тарҳшавандаро (камшавандаро) медиҳанд. 168. 75 м ва 15 м/сония. 169. Ҳал. Тангаҳо ба се қисми баробари 27-тоӣ тақсим мекунем. 1) Ду қисми аввалро бармекашем. Агар тарозу дар мувозинат бошад, пас тангаи қалбақӣ дар қисми сеюм аст. Агар тарозу дар мувозинат набошад, пас тангаи қалбақӣ дар қисми вазнинтар аст. 2) Мо як тӯда тангаҳо мегирем (дар он қисме, ки тангаи қалбақиро муайян кардем). Мо тангаҳо ба се гурӯҳи дигари 9-тоӣ тақсим мекунем. Ду гурӯҳи аввалро бармекашем. Ба ҳамин монанд, агар тарозу дар мувозинат бошад, пас тангаҳо дар гурӯҳи охирин, агар дар мувозинат набошанд, пас тангаҳои қалбақӣ дар он чое, ки гурӯҳи тангаҳо вазнинтар аст. 3) Боз 9 танга мегирем (дар байни онҳо хатман тангаи қалбақӣ мавҷуд аст), онро боз ба 3 қисм тақсим мекунем. Ҳамин тавр, мо ду қисми аввалро бармекашем. Агар тарозу дар мувозинат бошад, пас тангаҳо дар тӯдаи охирин мебошанд. Агар дар мувозинат набошад, вай дар он чо аст, ки тӯда вазнинтар аст. 4) Се танга боқӣ мондааст. Дутои онҳоро бармекашем. Агар тарозу дар мувозинат бошад, пас тангаи қалбақӣ тангаест, ки баркашида нашудааст. Агар тарозу дар мувозинат набошад, пас тангаи қалбақӣ он аст, ки вазнинтар аст. 170. 11 маротиба.

Ҳал. Дар байни 10 нукта 9 фосила, дар байни 100 нукта 99 фосила мавҷуд аст. 171. Ба расми нигаред.




172. 12 ва 36. Ҳал. Фарқи синну соли падар ва писар доимӣ аст. Азбаски писар аз падар се маротиба хурд аст, пас, 24 ин сечанди синну соли писар аст. 173. Ҷараёни ҳал: 1) 0 л+9 л; 2) 5 л+4 л; 3) 0 л+4 л; 4) 4 л+0 л; 5) 4 л+9 л; 6) 5 л+8 л мебошанд, ки исботи он талаб карда мешуд. 174. Фарқи байни ададҳои ҳамсоя 15 мебошад. Давоми пайдарпай ... 178, 163, 148 мебошад. 175. Ба расми нигаред. 176. 46, 48, 50,



52. Ҳал. Адади дуюм аз адади якум ба 2 калон, адади сеюм аз адади якум ба 4 калон, адади чорум аз адади якум ба 6 калон аст. Агар ҳамаи чор адад ба адади хурдтарин баробар мешуданд, суммаи онҳо ба 12 хурд мешуд.

**Мамадҷон МАҲКАМОВ,**  
профессори кафедраи методикаи  
таълими математикаи ДДОТ  
ба номи Садритдин Айний,  
номзади илмҳои педагогӣ

Математика – такмилбахши  
зеҳну тафаккур

Омӯзиши фанҳои дақиқ, бахусус, математика дар тақомули ташаккули нуруи зеҳнӣ ва тафаккури инсонҳо нақши бузург мебозад. Бинобар ин, бевосита аз ҷониби Пешвои миллат эълон гардидани “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” солҳои 2020- 2040 барои тамоми муҳассилин иқдоми хубе барои омӯзиши фанни математика ба шумор меравад.

Аз ҷумла, ҳалли мисолу масъалаҳои математикӣ, ки бо роҳи усулҳои гуногун сурат мегирад, хонандаи мактабро ба он водор месозад, ки такрор ба такрор, дар заминаи формулаҳои математикӣ ва қоидаҳои собитшудаи амали ифодаҳо ба баҳри тафаккур фарқ шуда, ҷавоби дурусту саҳеҳи масъалаву муодилаҳо ва амали ифодаҳо дарёбад. Ҳалли дурусти мисолу масъалаҳо аз хонанда донишу дарк ва фаҳмиши амиқу густурдаро талаб мекунад. Вале

ҳангоми ба роҳ мондани машғулиятҳо бо масъалаҳо вомехӯрем, ки бо мураккабии худ ҳидоятро роҳнамоии омӯзгорро тақозо мекунад. Аз ин рӯ, тасмим гирифтани, ки ба сифати “Мушт-намунаи хирвор” ҳалли як масъаларо пешниҳод намоем, ки аз манфиат ҳолӣ нахоҳад буд.

Муодилаи зеринро дар соҳаи ададҳои бутун ҳал мекунем:  $3^x - 2^x = 65$ .

**Ҳал.** Муодилаи мутлубро ба намуди зерин менависем:

$$(3^x)^{\frac{1}{2}} - (2^x)^{\frac{1}{2}} = 65; \left(\frac{3^x}{2}\right)^{\frac{1}{2}} - \left(\frac{2^x}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = 65.$$

Дар муодилаи ҳосилшуда гузоришҳои зеринро истифода мекунем:

$$\frac{x}{2} = a \text{ ва } \frac{x}{2} = b$$

Пас, муодилаи охирон ба намуди зерин соҳиб мегардад:  $a^2 - b^2 = 65$

Тарафҳои чап ва рост муодилаи мазкурро ба ҳамзарбҳо ҷудо мекунем:

$$(a - b)(a + b) = 1 \cdot 65 = 5 \cdot 13.$$

Аз муодилаи ҳосилшуда, ду системаи муодилаҳо тартиб дода, онҳоро ҳал мекунем:

$$1) \begin{cases} a - b = 5, \\ a + b = 13; \end{cases} \begin{cases} 2a = 18, \\ 2b = 8; \end{cases} \begin{cases} a = 9, \\ b = 4; \end{cases} \begin{cases} 3^{\frac{x}{2}} = 9, \\ 2^{\frac{x}{2}} = 4; \end{cases} \begin{cases} 3^{\frac{x}{2}} = 3^2, \\ 2^{\frac{x}{2}} = 2^2; \end{cases} \begin{cases} \frac{x}{2} = 2, \\ \frac{x}{2} = 2; \end{cases} \begin{cases} x = 4, \\ x = 4. \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} a - b = 1, \\ a + b = 65; \end{cases} \begin{cases} 2a = 66, \\ 2b = 64; \end{cases} \begin{cases} a = 33, \\ b = 32; \end{cases} \begin{cases} 3^{\frac{x}{2}} = 33, \\ 2^{\frac{x}{2}} = 32; \end{cases} \begin{cases} 3^{\frac{x}{2}} = 33 \notin \mathbb{Z}, \\ 2^{\frac{x}{2}} = 2^5. \end{cases}$$

Бинобар ин, системаи муодилаҳои дуюм дар соҳаи ададҳои ҳақиқӣ ҳал надорад.

Пас муодилаи мутлуб фақат дорои решани ягонаи  $x = 4$  аст. **Ҷавоб: 4.**

**А. СОҲИБОВ,**  
омӯзгори математикаи МТМУ №24-и ноҳияи Айний

ЯК РӮЗ ДАР КӮДАКИСТОН

# Вазъи кӯдакистонҳо дар шаҳри Ваҳдат

Сардори раёсати маорифи шаҳри Ваҳдат Миралӣ Мусофириён иттилоъ дод, ки айни замон дар ҳудуди шаҳр 16 муассисаи таҳсилоти томактабии давлатӣ ва 1 хусусӣ фаъолият доранд. Шумораи умумии тарбиягирандагон кӯдакистонҳо 2670 нафарро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли гузашта 321 нафар зиёд мебошад. Ба кӯдакон 96 нафар мураббӣ, ки аз инҳо 36 нафар дорони маълумоти олии, 24 нафар олии нопурра, 34 нафар дорони маълумоти миёнаи махсус мебошанд, таълиму тарбия медиҳанд.

Раёсати маориф бо дастгирии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат барои фароҳам овардани шароити хуби таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ тадбирҳои зарурӣ андешидаанд. Дар соли 2024 барои аз таъмир баровардани муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ аз маблағҳои буҷетӣ ва Кумитаи падару модарон ба кӯдакистонҳои №1 («Лола») 742 000 сомонӣ, №3 («Наргис») 13 900 сомонӣ, №4 («Нилуфар») 93 243 сомонӣ, №8 («Ситора») 30 000 сомонӣ, №15 («Баҳор») 240 000 сомонӣ, №14 («Гунҷа») 13 500 сомонӣ ва №16 («Шамоллак») 2 600 сомонӣ маблағ масраф гардид.

## Ширхоргоҳ-кӯдакистони рақами 1

Муассиса аз 2 бинои дуошёнаи замонавӣ ва аз 2 бинои яқошёна иборат мебошад. Се бино барои фарогирӣ кӯдакон ва як бино яқошёна барои хизматрасонӣ истифода мешавад. Соли 2024 ду бинои кӯдакистон, ҳамчунин, утоқи либосшӯӣ таъмир гардида, се айвончаи тобисона ва ду ҳавзи шиноварӣ барои кӯдакон сохта ба истифода дода шуд. Сохтмони шаш айвончаи боқимонда ва таъмири як бинои дигар мувофиқи нақша дар соли ҷорӣ пешбинӣ гардидааст. Дар кӯдакистони «Лола» 419 кӯдак дар 10 гурӯҳи синнусолӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Тибқи иттилои мудири кӯдакистон Адолат Ғафурова, дар муассиса, дар умум, 36 корманд фаъолият дошта, 10 нафарашон мураббӣ мебошанд. Аз инҳо 4 нафар дорони маълумоти олии касбӣ, 2 нафар донишҷӯи донишгоҳ ва 4 нафар бо маълумоти махсуси миёнаи касбӣ фаъолият доранд. Дар кӯдакистон барои ҳар гурӯҳи синнусоли кӯдакон ду уток: синфхона ва хучраи хоб ҷудо гардидааст.

Дар машғулияти суробсозии мураббӣ Ҳанифа Одинаева иштирок кардем. Дар машғулият 44 нафар кӯдак иштирок намуда ва танҳо як нафар бо сабаби беморӣ хузур надошт. Дар рафти машғулият мураббӣ аз асбобҳои аёни гуногун ва барномаи «Рангинкамон»-у дастури методии «Суробсозӣ дар кӯдакистон» истифода мекард. Кӯдакон низ хеле фаъол буданд. Синфхона бо мизу курсичаҳои барои синну соли кӯдакон мувофиқ, ҷевонҳои китобу бозича ва тахтаи



**Оё муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ба талаботи замон ҷавобгӯянд? Бо мақсади равшанӣ андохтан ба масъалаи мазкур бо фаъолияти ҷанде аз муассисаҳои таҳсилоти томактабии шаҳри Ваҳдат шинос шуда, бо масъулону мутахассисони соҳа суҳбат ороستم.**

электронӣ ҷиҳозонида шуда буд. Хучраи хоб низ қушоду бархаво буда, дар он катҳо ботартиб дар се қатор гузошта шуда буд.

– Ҳар субҳ бо волидони кӯдакон суҳбатҳои пагоҳирӯзӣ мегузаронем. Камбудҳои ҷойдоштаро ҳамроҳи онҳо баррасӣ мекунем. Суҳбат бо падару модарон дар дафтари махсус қайд мешавад. Суратчоласоҳо аз маҷлисҳои умумӣ низ мавҷуданд. Танҳо мушқил мавҷуд набудани дастури методӣ аз математика ва тарбияи ҷисмонӣ буд, ки мувофиқи ваъдаи масъулони раёсат онро низ рӯзҳои наздик дастрас менамоем, – иброз дошт зимни суҳбат мураббӣи гурӯҳи омодагӣ ба мактаб Ҳамида Шарифова.

Дар муассиса, ҳамчунин, толори мусиқӣ, варзиш, утокӣ методӣ ва тиббӣ мавҷуд аст. Хучраи тиббӣ дорони ду кат, мизу курсӣ буда, анвои доруворӣ ва хуччатҳои тарбиягирандагон дар ҷевонҳои махсус нигоҳдорӣ мешаванд.

## Ширхоргоҳ-кӯдакистони рақами 3

Ба кӯдакистони «Наргис» ҳамроҳи мутахассиси муассисаҳои томактабии раёсати маорифи шаҳри Ваҳдат Гулсун Шарифова рафтем. Ҳангоми ворид гардидан ба саҳни кӯдакистон чашмамон ба 4-5 бинои пасту баланд ва бенизом сохташуда, бо айвончаҳои таъмирнашудаи қуна афтод. Бинои кӯдакистон аз берун дохил фарсуда ва ба таъмир ниёз дорад. Тибқи иттилои сармураббӣи Миҷгона Начмидинова, ширхоргоҳ-кӯдакистон соли 1976 барои 140 нафар кӯдак бунёд шудааст. Солҳои қабл ин ҷо шаш гурӯҳ фаъолият мекард. Соли гузашта бо сабаби дар ҳолати садамавӣ қарор доштани бинои ширхоргоҳ-кӯдакистон фаъолияти як гурӯҳ барҳам дода шуд. Айни ҳол дар муассиса 104 нафар кӯдаки 1,6 то 7-сола дар панҷ гурӯҳи

синнусолӣ бо таълиму тарбия ҷалб гардидаанд. Дар кӯдакистон, дар умум, 24 нафар корманд фаъолият дошта, аз инҳо 7 нафарашон мураббӣ (4 нафар дорони маълумоти олии ва 3 нафар миёнаи махсус) мебошанд.

Дар синфхонаи гурӯҳи якум (хурдтаракон) кӯдаконро банди тамошон филми тасвирии «Маша ва хирс» дарёфтем. Онҳо дар курсичаҳои гуногунрангу гуногуншакл менишастанд, равшаниву нури хучраи барои бозиву машғулиятҳои пешбинишуда ҷандон мувофиқи мақсад набуда, сифати пахши навор дар телевизор низ хеле пасту дилгиркунанда буд, ки тақрори пайвастаи чунин ҳолат шояд ба узви бо-сираи кӯдакон таъсири манфӣ расонад.

Мутахассиси муассисаҳои томактабии раёсати маорифи шаҳри Ваҳдат Г. Шарифова ба мураббӣи гурӯҳ Марзия Ҷобирова тавсия дод, ки ба кӯдакон, ки асосан 2-3-солаанд, иҷозати гаштугузори озод ва бозиро диҳад.

– Онҳо ҳоло хеле хурданд, дуру дароз дар як ҳолат нишастан, аз ҷиҳати ҷисмониву равоӣ барояшон зиёновар аст, – қайд кард мавсуф.

Дар синфхона ҷевони китоб, асбобҳои аёни, мизу курсичаҳо ва катҳои хоби оҳанӣ бетартиб гузошта шудаанд. Барои кӯдакон хучраи алоҳидаи хоб ҷудо гардида бошад ҳам, бо сабаби сардии ҳаво ва камии бухориҳои барқӣ хучраи нишасту бозӣ ва хоби бачаҳо яқтост. Ба гуфти мураббӣи М. Ҷобирова ҳолати санитарӣ ва вазъи саломатии бачаҳо ҳар рӯз аз ҷониби ӯ ва дар се моҳ як маротиба аз ҷониби Маркази назорати давлатии санитарӣ-эпидемиологӣи шаҳри Ваҳдат санҷида, дар дафтари махсус қайд мешавад.

Дар гурӯҳи дуҷуми хурдсолон, ки бояд кӯдакони 3-4-сола ба таълиму

тарбия фаро гирифта шаванд, ду-се нафар кӯдакони 5-6-соларо низ мушоҳида кардем, ки бо хоҳиши волидон дар ин гурӯҳ нигоҳ дошта шудаанд.

Дар гурӯҳ «Гӯшаи волидон», «Ҷадвали машғулият», китобҳои бадеиву дастурҳои методӣ мавҷуданд. Бачаҳо шеърҳои афсонаҳои зиёд азбар намуда, дар рафти саволу ҷавоб посухҳои пурра медоданд. Маълум аст, ки мураббӣи ҳамроҳи кӯдакон хуб кор кардаанд, аммо агар онҳо ба воситаҳои муносири таълим, тахтаҳои электронӣ, бозичаҳои гуногуни замонавӣ дастрасӣ медошанд, шояд фаъолияти онҳо боз ҳам беҳтар мегардад.

Бинои ошноии муассиса таъмирталаб аст. Деғҳои калони хӯроқпазиро мушоҳида карда бошем ҳам, дар рӯйи яке аз печҳои барқӣ танҳо дар як деғ шӯрбо мечӯшид. Дигар ягон асбобу анҷоми хоси ошнонаро надидем. Ошпаз Товус Бердимоҳова, ки соли дуум дар кӯдакистони «Наргис» фаъолият доштааст, натавонист дастурамали гизои онрӯзаашро пешниҳод намояд. Мудири ҳоҷагӣ Кароматулло Нуридинов дастурамали ду рӯзи пешро нишон дод.

## Ширхоргоҳ-кӯдакистони рақами 11

Ширхоргоҳ-кӯдакистони «Шабнам» дар Ҷамоати шаҳраки Нуъмон Розики шаҳри Ваҳдат ҷойгир мебошад. Ҳини ба ширхоргоҳ-кӯдакистон ворид шудан, пас аз машғулияти бозӣ кӯдакон дар хоб буданд. Директори кӯдакистон Маърифат Раҳимова иброз дошт, ки ширхоргоҳ-кӯдакистон соли 1973 барои 220 нафар кӯдак сохта ба истифода дода шудааст. Ибтидо дар муассиса 10 гурӯҳ фаъолият мекард. Айни замон дар кӯдакистон 8 гурӯҳ мавҷуд буда, 193 кӯдак бо таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Кӯдакистон дорони шароити хуб буда, барои кӯдакон ҷойи машғулият хоб алоҳида аст. Соли 2024 гурӯҳҳо дар асоси «Барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025» бо ибтиқори раёсати маориф ва дастгирии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат, шахсони савҳатпеша, Кумитаи падару модарон аз таъмири ҷузъӣ бароварда шуда, бо барқи доимӣ таъмин аст. Ҳамчунин, хучраи тиббӣ низ таъмир гардида, доруворӣ барои кӯдакон аз ҳисоби бучаи кӯдакистон дастрас карда мешавад. Кӯдакистон бо мизу курсӣ ва катҳои хоб таъмин мебошад.

Сардори раёсати маорифи шаҳри Ваҳдат М. Мусофириён қайд намуд, ки мувофиқи имконоти мавҷуда тадричан мушкилиҳои ҷойдошта дар самти таъминот ва беҳбудии шароити муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бартарард карда мешаванд.

Шаҳноза БОБОМУРОДОВА,  
«Омӯзгор»

## МИНБАРИ АНДЕША

Дар шабакаҳои иҷтимоӣ солҳо боз ба ҳар як нуксон, ки дар ҷомеа вучуд дораду ба вуқӯ мепайвандад, пеш аз ҳама, омӯзгорро зер интиқод мегиранд. Чаро?

Дар тарбияи насли солим ва донишманду хирадсолор се ниҳод масъуланд: оила, мактаб, ҷомеа. Пас чаро фақат омӯзгор бояд ҷавобгар бошад?

Иддае аз наврасон пинҳонӣ тамоку мекашанд, майл ба нӯшоқиҳои спиртӣ доранд, суҳанҳои зишт мегӯянд, авбошона рафтор мекунанд, ҷиноят содир менамоянд ... ва барои ин, пеш аз ҳама, муаллим, мактаб ва баъд волидон айбдор мешаванд. Оё

## МАҚОМИ ОМӮЗГОР

ин дуруст аст? Магар дар тарбияи фарзанд нахуст падару модарон иштирок намекунанд?! Ё ҷомеаи мо фаромӯш кардааст, ки омӯзгорон низ фарзанд доранд ва ба онҳо низ таваҷҷуҳ кардан лозим аст.

Барои ҷӣ муаллимони хуб каманд?

Солҳои охир беҳтарин талабагонӣ тарбиянамудаи омӯзгори асил ба омузишгоҳи педагогӣ намераванд. Чаро? Онҳо мақому манзалати омӯзгорро дар ҷомеа коста мебинанду аз интиқоби касби

педагогӣ даст мекашанд.

Барои ҷомеаи обод, барои ояндаи дурахшони миллатро таъмин кардан ва барои мутахассисони беҳтарини соҳаҳои мухталифро ба воя расондан аввал ба омӯзгороне, ки асил ва фидоии касби хеш ҳастанд, арҷ гузоштан мебошад.

Зарур аст, ки аҳли ҷомеа ба хидматҳои омӯзгорон арҷ ва дар баробари онҳо дар таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон саҳми муносиб гузоранд.

Ҷамшед ТУРСУНОВ,  
омӯзгори ИТМУ №16,  
шаҳри Истаравшан

Ба ифтихори 35-солагии Истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Кӯлоб 494 иншоот ба истифода дода мешавад.

ФАЪОЛИЯТ

– Дар оғоз вобаста ба ташкил ва фаъолияти психолог ҳамчун воҳиди корӣ ва хизматрасонии психологӣ дар муассисаҳои таълимӣ чанд суҳбат мегуфт.

– Бори аввал, соли 2015 чихати муайян намудани вазъи хизматрасонии психологӣ танҳо дар чор ноҳияи шаҳри Душанбе 218 муассисаи тахсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ мавриди озмоиш қарор гирифт. Дар умум, дар таълимгоҳҳои пойтахт 37 психолог ва аз онҳо 7 нафар аз рӯи ихтисос фаъолият мекарданд. Натиҷаи санҷиш кори 15 нафари онҳоро хуб, 2 нафари дигарро намунавӣ ва боқимондари ғайриқаноатбахш арзёбӣ кард. Гурӯҳи кории Академияи тахсилоти Тоҷикистон аз натиҷаи санҷиш ба Вазорати маориф ва илми ҷумҳури маълумоти муфассал пешниҳод намуд. Соли 2019 дар Вазорати маориф ва илми кишвар масъалаи мазкур баррасӣ ва Низомномаи хизматрасонии психологӣ қабул гардид.

– Моҳияту ҳадафи Низомномаи хизматрасонии психологӣ аз чӣ иборат мебошад ва он ҳамчун ҳуҷҷати раҳнамо то чӣ андоза ба пешрафти кор дар муассисаҳои таълимӣ ва баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия мусоидат мекунад?

– Низомномаи мазкур заминаи ташкилию методии фаъолияти ҳадамоти психологӣ амалии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян мекунад. Ҳадамот сохтори ташкилие мебошад, ки дар таркиби худ педагогону психологҳои ҳамаи намуди муассисаҳои таълимиро барои хонандагон ба ёрии психологӣ-педагогӣ ва тиббӣ-ичтимоӣ (марказҳои ППТИ) ниёздошта, ҳамчунин, комиссияҳои психологӣ ва тиббӣ-педагогӣ (марказҳои КПТП), муассисаҳои илмӣ, кабинетҳои методӣ ва марказҳои идоракунии маориф ва дигар муассисаҳои ба иштирокчиёни раванди таълим ёрирасон дар бар мегирад. Ҳамзамон, ҳадамот баҳри ташаккулёбии ва пешрафти хонандагон, тақомули фардияти онҳо дар зинаҳои тахсилот, рушди қобилияти эҷодӣ, муайян намудани ва пешгирии рафтору кирдорҳои номатлуб дар ҳама мусоидат мекунад. Мақсад ва вазифаҳои ҳадамоти мазкур иборат аз ба вуҷуд овардани муҳити солими иҷтимоӣ, омӯхтани қобилият, шавқу ҳавас ва имконоти таълимӣ хонанда, таъмин намудани шароитҳои психологӣ барои рушди шахсияти хонанда, падару модар (ё шахсони онҳоро ивазкунанда), кормандони соҳаи педагогӣ ва дигар иштирокдорони раванди соҳаи таълим, маъмурият ва коллективи педагогии ҳамаи муассисаҳои таълимӣ, новобаста аз шакли ҳуқуқӣ ва моликияти мебошад.

Ба хонандагонии муассисаҳои таълимӣ дар масъалаи азхуд намудани дониш, маҳорат ва малакаҳо, барои интиҳоби касби ояндаи онҳо, инчунин, вобаста ба қобилият, майлӯ кӯшиш, шавқу ҳавас, хоҳиш ва саломатӣ, муайян намудани имконоти маърифатии онҳо ва ёрии психологӣ расондан ба кормандони соҳаи педагогӣ, падару модарон (шахсони онҳоро ивазкунанда) дар тарбияи хонандагон ва тарбиятгирандагон, ташаккул додани принципҳои ёрии байниҳамдигарӣ, таҳаммулпазирӣ ба ақидаҳои дигарон. Вазифаҳои ҳадамот бошад, гузаронидани таҳлили психологӣ вазъи иҷтимоии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ, муайян намудани мушкилӣ ва омилҳое, ки ба пешрафти таълиму тарбия монеъ мешаванд, омӯхтани сабабҳои пайдоиш ва пешниҳоди тавсияҳои барои пешгирии ва ҷустуҷӯ намудани роҳи ҳалли ин мушкилиҳо махсус ёфта, ба рушду тақомули шахсияти хонанда ва неруи зеҳнии ӯ дар давраҳои буҳронҳои синнусолӣ мусоидат мекунад. Таъсири ҳадамот, инчунин, тибқи имконоти зеҳнӣ шахсии хонандагон ва тарбиятгирандагон мутобик намудани мазмуну

мундариҷаи маводи таълимӣ ва аз мавқеи психологӣ тавсия додани барномаҳои таълимӣ, пешгирии ва баргараф намудани монеаҳо чихати рушди психологӣ солими хонанда ва тарбиятгиранда, бо маводи илмӣ-методӣ ва психологӣ таъмин намудани психологҳои муассисаҳои таълимӣ равона карда шудааст. Психологҳои муассисаҳои таълимӣ дар фаъолияти худ принципҳои маҳфият, нарасидани зарари маънавию руҳӣ ба хонанда, масъулият ва арзёбии натиҷаҳо қорбаст ва риоя мекунад. Самтҳои асосии фаъолияти ҳадамоти психологӣ дар мактаб аз иттилоърасонӣ (маълумотдиҳӣ)-и психологӣ, пешгирии ҳолати ё ҳодисаҳои ногувори руҳӣ, таҳлили психологӣ, ислоҳкунии ва машварати психологӣ иборат мебошад. Ногуфта намонад, ки психолог дар муассисаи тахсилоти миёнаи умумӣ бо маъмурият, роҳбарони синфҳо, духтур, логопед, дигар мутахассисони муассиса ва берун аз он, бо намоёндагонии соз-

нин, дар ҳал намудани мушкилоти шахсӣ-инфироии хонандагон ёрирасонад. Ҳамчунин, муносибатҳои байни муаллим-хонанда, хонанда-хонанда, омӯзгори фанӣ-роҳбари синф, омӯзгор-маъмурият, хонанда-волидон, омӯзгор-волидонро таҳлил карда, доир ба ислоҳ намудани амалу рафторҳои ношоистаю нуговори хонандагон ва омӯзгорон дар доираи салоҳияти касбӣ ва вазифавии хеш тақлифҳои пешниҳод кунад.

– Маълум мешавад, ки фаъолияти равоншинос дар муассисаҳои таълимӣ мураккабию нозуқиҳои худро дорад. Мегуфтанд, ки равоншинос то кадом андоза дар бехтар гардидани сатҳи таълиму донишазҳудкунии ва тарбияи ахлоқии хонандагон нақш гузошта метавонад?

– Воқеан, чунин фикр кардану хисобидан, ки равоншинос дар муассисаҳои таълимӣ аз ӯҳдаи ҳамаи кор, манзурам баланд гардидани сатҳи сифати таълим, бехтар намудани тарбияи

мерасонад. Волидон бошанд, яктарафа рафтор намуда, ба равоншинос вазъро сангину мураккаб нишон додан мехоҳанд. Ана дар ҳамаи ҳолат муносибати мактабу омӯзгор, волидон ва аҳли ҳома бояд равшану дақиқ ва ҳалқунанда бошад. Ба дӯши яқингар ҳавола кардани масъулияти тарбия маҳз дар ҳамаи вазъият ба миён меояд. Мусаллам аст, ки равоншинос танҳо ба василаи суҳбат кардану муошират анҷом додан фаъолияти худро пеш мебарад. Аммо бояд дар мадди назар дошт, ки ҳар як суҳбати равоншинос, ҳамчунин, мутахассис дар заминаи қоидаи махсус ба роҳ монда мешавад.

– Академияи тахсилоти Тоҷикистон дар самти бехбуд бахшидан ба фаъолияти ҳадамоти психологӣ мактаб чӣ қорҳои назаррасро ба анҷом расондааст?

– Бо мақсади иҷрои банди II. 11-и Нақшаи кори Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2024 фаъолияти ҳадамоти психологӣ дар як қатор муассисаҳои тахсилоти миёнаи умумӣ шаҳри Хоруғ ва ноҳияи Шугнони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мавриди омӯзиш қарор дода шуд. Дар муассисаҳои таълимӣ №№7,11-и ноҳияи Шугнон семинарҳои омӯзишӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои мубрами ташкили хизматрасонии психологӣ дар муассисаҳои тахсилоти миёнаи умумӣ» ташкил гардид. Дар семинар зиёда аз 30 нафар мутахассис-мушовири шӯбаи маориф, ҷонишини директори МТМУ оид ба тарбия ва таълим, омӯзгорон ва психологҳо иштирок доштанд. Зимни таҳлили вазъи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ шаҳри ноҳияи мазкур маълум гардид, ки дар баробари қорҳои назаррас камбудии норасоиҳо низ ба мушоҳида расиданд:

1. Шароити барои гузаронидани машваратҳои гурӯҳиву инфиродӣ ва ташвиқи хонандагон ба худомӯзӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст.

2. Масъалаи мавҷудияти ҳуҷҷатҳои зурури тибқи Низомномаи хизматрасонии психологӣ чихати асосноккунии фаъолияти психолог дар муассиса; асноди меъёриву ҳуқуқии байналмилалӣ ва ватанӣ бастаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи фаъолияти равоншинос мавҷуд набуд.

3. Ҳамчунин, норасоии ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва маводи методӣ оид ба кори психолог (низомнома, китобҳо плакатҳо ва дигар маводи зарурӣ) ба мушоҳида расид. Ҳолати дигаре, ки боиси нигаронист, вазъи ҳуҷҷатҳои қорҳои равоншиносӣ мактаб аст. Равоншинос бояд ҳуҷҷаи алоҳидаи муҷаҳҳаз бо мизу курсӣ барои машваратҳои инфиродиву гурӯҳӣ, ҷевони китобҳо, сандуқ (сейф) барои нигоҳдорӣ ҳуҷҷатҳо ва қайдҳои махсус, компютер ва ғайра бошад. Мутаассифона, дар аксар муассисаҳои таълимӣ психолог ё дар ҳуҷҷаи омӯзгорон ва ё дафтари қорҳои ҷонишини директор ҷой гирифтааст. Вазъи дигари нуговор он аст, ки аксаран роҳбарони муассисаҳои таълимӣ аз махсусияти фаъолияти психологӣ мактаб ва вазифаҳои ӯ огоҳ нестанд. Ин боис мегардад, равоншинос ба қорҳои сафарбар гардад, ки ба фаъолияти касбии ӯ рабте надорад.

Бояд хотиррасон кард, ки кормандони АТТ пайваста барои самаранок гардидани фаъолияти ҳадамоти психологӣ тадбирҳои амалӣ меандешанд. Аз ҷумла, чанде қабл дар толори АТТ семинари омӯзишӣ таҳти унвони «Психологияи тахсилот: масъалаҳои хизматрасонии психологӣ дар муассисаҳои тахсилоти томактабӣ ва умумӣ» баргузор гардид, ки дар он 98 нафар психологҳои муассисаҳои тахсилоти томактабӣ ва умумии шаҳри Душанбеи иштирок доштанд.

Мусоҳиб Шодӣ РАҶАБЗОД,  
«Омӯзгор»

## НАҚШИ РАВОНШИНОС ДАР ТАРБИЯ

Мусоҳиба бо мудири шӯбаи инноватсия ва психологияи тахсилоти Академияи тахсилоти Тоҷикистон Наимҷон Абдурашитов



монҳои ҷамъиятӣ ва мақомоти давлатӣ дар маҳалҳо ҳамқорӣ менамояд.

– Фаъолияти равоншинос дар муассисаи таълимӣ ва моҳияту мазмуни қорҳои равоншиносӣ (психологӣ)-ро дар муассисаҳои таълимӣ чӣ гуна арзёбӣ мекунад?

– Воқеан, ба роҳ мондани фаъолияти равоншинос (психолог) дар муассисаҳои таълимӣ амали захирагарад, ҳамзамон, зарур махсус меёбад. Чунин фаъолият дар муассисаҳои тахсилоти миёнаи умумӣ, ки масъулияти баланди касбиро талаб мекунад, бояд дар ҷаҳорҷӯби асноди меъёриву ҳуқуқӣ роҳандозӣ гардад. Яъне, равоншиносии муассисаи таълимӣ дар баробари соҳиби маълумоти олии касбӣ ва дониши амиқу фарогири психологӣ, бояд дорои маърифати баланди ҳуқуқӣ низ бошад. Равоншиносии муассисаи таълимӣ бояд вазифаҳои зеринро иҷро карда тавонад: дар ҷараёни фаъолияти худ масъалаҳои психологиро дар доираи салоҳияти касбӣ ва вазифаҳои хизмати худ баррасӣ, таҳлил ва натиҷагирӣ намояд; аз қорҳои психологӣ навини илми психология, аз ҷумла, навигарҳои психологияи иҷтимоӣ, психологияи амалӣ, психологияи синнусолӣ, психологияи педагогӣ иттилоъ дошта бошад; аз методҳои замони муосир ва дар амал озмудаи таҳлили психологӣ; қорҳои тақмилидхӣ, иҷтимоӣ-психологӣ; ислоҳкунии психологӣ, пешгирии амалҳои номатлуб истифода кунад; ба маъмурият ва коллективи педагогии муассисаи таълимӣ чихати ҳал намудани мушкилот (проблема)-ҳои таъмини рушди қорҳои психологӣ хонандаҳо, муносибати инфиродӣ ба онҳо, инчу-

ахлоқӣ, баргараф намудани мушкилоти мавҷуда, ки ба рафтору кирдори хонандагон рабт дорад, ба таври пурра барномада метавонад, он қадар дуруст нест. Равоншинос дар бисёр ҳолат танҳо ба раванди руҳдорҳои ботиние, ки дар амалу рафтори хонандагон ба мушоҳида мерасад, тавачҷуҳи худро тамаркуз намуда, он ҳамаи мавриди таҳлилу ҳулосабарорӣ қарор медиҳад. Равоншинос ҳолатҳои зоҳирӣ ва руҳии хонандаҳо бояд дар иртибот ба муҳити мавҷуда (оила, мактаб, ҳома) омӯхта, шароити зиндагӣ ва вазъи иҷтимоии хонандонро, ки хонанда тарбия мегардад, ба эътибор бигирад. Амали душворест сабабу омилҳои руҳии хонандаро дар ҳолатҳои гуногун муайяну мушаххас кардану ҳулоса баровардан (масалан, хонанда маъюсу руҳафта аст, ё дар ҳолати ҳашму ғазаб ва асабоният қарор дорад, яқраву гарданшах аст, бо ину он омӯзгори фанӣ созиш намекунад, ҳавобаланду мағрур буда, худро дар синф ё мактаб аз ҳама бартару болотар, аз қавле «зӯр» мешуморад). Дар фаъолияти психолог пешгӯӣ ё ба таъбири «фолбинӣ» ба қор намеояд, бояд пас аз таҳлил, баррасӣ ва таққиқ ҳулосаҳои вай тасдиқи худро ёбанд. Маҳз масъулият ва рисолати асосии равоншинос дар наватни аввал омилҳои озордиҳандаи руҳии хонандаро дарёфтанд, ин мушкили равонии ӯро баргараф кардан, дар масъалаи созиш бо падару модарон ва омӯзгорон ба хонанда дастӣ ёри дароз намудан ба шумор меравад. Ҳолатҳои ба мушоҳида мерасанд, ки ҳангоми муайян намудани мушкилоти психологӣ (руҳӣ)-и тарбиятгиранда ӯ ҳашму ғазаби худро ба ҳадди ифрот

## ОМУЗГОРОНИ МО

## Гулшани саодат



*Ман аз устодаи худ, омӯзгори асил ва инсонии ша-  
риф Саодатхон Мамадова ифтихормандам.  
Ҷули 1954 дар шаҳри Конибодом дар оилаи мате-  
матики номдор, Аълоҷии маорифи Иттиҳоди  
Шуравӣ, Муаллими шоистаи РСФС Тоҷикистон  
Муҳаммадхӯча Олимов таваллуд ёфтааст. Хат-  
макардаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (бо ихтисо-  
си математика, соли 1975) мебошад.*

Фаъолияти худро ҳамчун омӯзгори математика дар мактаби миёнаи №12 ба номи «40-солагии Тоҷикистон» оғоз намудааст ва дар андак муддат бо меҳнати ҳалолу хизмати содиқонааш соҳибному соҳибхатиром гаштааст. Соли 1980 намунаи корҳои илмию эҷодии устод ҳамчун «Роҳбари синфи бехтарин» дар Намоишгоҳи комёбиҳои хоҷагии халқи ИҚШС дар шаҳри Москва мақоми аввалро ишғол намуд. Тариқи шабакаи аввали телевизиони ҷумҳурӣ дарсҳои панорамавии устод Саодат Мамадова намоиш дода шуд ва таҷрибаи педагогии мавриди омӯзиши доираи васеи омӯзгори мамлакат қарор гирифт.

Баҳри тақвият бахшидани кор бо хонандагони болаёқат ва тақмили корҳои илмӣ-эҷодӣ муаллима дар ҳамдастӣ бо кабинетҳои методии шӯбаи маорифи шаҳр дастурҳои илмӣ-омӯзиши «Роҳҳои самарабахши истифодаи теоремаи Виет барои ҳалли муодилаҳои дараҷаи сеюм», «Чанбаҳои илмию ахлоқии осори ниёгон дар рушди зехнияи хонанда», «Нақши корҳои берунасинфӣ ва корҳои мустиқлолаи хонандагон дар омӯзиши фанҳои дақиқ»-ро таҳия намудааст.

Ин дастурҳои методӣ дар хонишҳои педагогии ҷумҳуриявӣ сазовори баҳои баланд гардиданд. Моҳи апрели соли 2004 бо дастури Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳияи китобҳои дарсии «Геометрия»-и синфҳои 8-9 ва 10-11 (бо ҳаммуаллифии омӯзгори соҳибтаҷриба Баходурхон Нозиров, Абдуҷалил Амонуллоев ва Ҳайдархӯча Тӯхтаев) иштирок дошт.

Дар тақия ба потенциали ақлониву зехнии омӯзгори Исфаҳа соли 1988 мактаб-интернати омӯзиши мукаммали фанҳои математика ва химия бо ташаббуси омӯзгори зиндаёд Абдулҳафиз Азизов ва бо дастгирии ҳукумати шаҳри Исфаҳа ташкил ёфт. Дар он хонандагони қобилиятнок тариқи озмун аз мактабҳои шаҳр ба таҳсил фаро гирифта шуданд. Устод Саодатхон Мамадова низ ба ин мактаб ҷалб гардид.

Соли 1995 дар заминаи мактаби миёнаи №58-и шаҳри Исфаҳа (алҳол муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №68 ба номи Лоик Шералӣ) бо ташаббуси номзади илмҳои филологӣ, устодаи беназир Ҳамидхон Амонуллоев аввалин мактаби типии нав – гимна-

зияи омӯзиши забонҳо ташкил карда шуд. Дар қатори бехтарин омӯзгори шаҳр С. Мамадова низ дар ин таълимгоҳ ба фаъолият пардохт.

Меғӯянд, ки роҳи кайҳоннавард ба коиноти беинтиҳо, роҳи олим ба куллаҳои дониш, роҳи кӯҳнавард бар фарози кӯҳҳо ва роҳи суҳанвар ба майдони адабиёт аз остонаи мактабу сабаки устодаш оғоз мешавад. Имрӯз дахҳо шогирди муаллима дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар ва берун аз он мақоми шоистаи худро дарёфтаанд. Ба шогирдонашон чун фарзандашон муносибат мекунад ва бо онҳо робитаи доимӣ дорад.

...Соли 2003. Дар синфи 8 «а» дарси кушод дар сатҳи баланд идома дошт. Як хонанда дар тахтаи синф аз уҳдаи халли масъала набаромад. Падараш, ки дар курсии қафои синф менишаст, ба шӯр омада, аз ҷой хест, то адаби фарзандашро диҳад. Ин дам омӯзгор, устодам С. Мамадова бо як маҳорати ба худ хос тавонистанд ин вазъи ногуворро бартараф сохта, дарсро беҳалалу бомаром идома бахшанд. Хонанда шахси боэътимоди худро ёфта тавонист. Имрӯз ин шогирди устод яке аз соҳибкории муваффақ дар хоричи кишвар асту пешрафташро самарайи мактаби бузурги одамияти устодаш медонад. Ҳоло директори филиали дар шаҳри Душанбе будаи бонки «Арванд» Фотима Ҷалилова, профессори Донишгоҳи шаҳри Торонтои Канада Мақсуд Саидаминов, муовинони раиси шаҳри Исфаҳа Парвиз Файзуллозода ва Субҳиддин Ҷуразода, намояндаи СММ дар Япо-

ния Умеда Набиева, директори департаменти сохтмон дар назди Вазорати мудофиаи Федератсияи Россия Набичон Маллаев, журналист ва соҳибкори муваффақ Шерозҷон Бозоров, сартабиби маркази саломатии шаҳри Калугаи Федератсияи Россия Мақсудҷон Носиров, табиб ва соҳибкори муваффақ Нуриддин Муллопарпиев, номзади илмҳои иқтисодӣ, устодаи Донишгоҳи тичорати Тоҷикистон Саҳбон Амонов, судияи суди шаҳри Исфаҳа Нигина Фарҳодзода, Муҳаммадхӯча Ҳусейнхӯчаев – чемпиони шохмот... аз зумраи дахҳо шогирдони устодаи маҳбубу соҳибхират ва меҳрубони мананд. Аксари шогирдонаш маҳз дар ҷодаҳои илм муваффақ гаштаанд.

Нуктаи муҳими дигар дар зиндагии устод Саодатхон Мамадова бунёди оилаи устувору намунавӣ мебошад. Ҳамсараш Ҳайдархӯча Тӯхтаев омӯзгори варзида, собиқ сардори раёсати маорифи шаҳри Исфаҳа, Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 50 сол дар самти пешбурди соҳаи маориф захираҳои бесобиқа намудааст. Оилаи Тӯхтаевҳо дар давоми наздик ба 50 соли ҳамзистии якҷоя 4 фарзанди шоистаро тарбия намуданд, ки имрӯз ҳама дар ҷодаҳои гуногун бо меҳнати ҳалол соҳиби иззату эҳтиром гаштаанд. Имрӯз набераҳои ин бузургустодон Фарзонабону дар Донишгоҳи Ванкувери Канада ва Маҳфузабону дар Ҷумҳурии Корея таҳсили илм доранд.

Ифтихормандам, ки сабақҳои устоди равшанзамирам роҳнамои ҳамешагии зандагӣ ва фаъолиятма мебошанд.

*Шаҳло АБДУМАННОНОВА,  
директори МТМУ №68  
ба номи Лоик Шералӣ,  
шаҳри Исфаҳа*

## БОРГОҶИ ИЛМУ ДОНИШ

Соли 1933 дар қатори дигар минтақаҳо дар деҳаи собиқ Луликӯтали Кӯлоб низ нахустин синфхона кушода шуд, ки дар он дар қатори кӯдакони нухсола, инчунин, занону мардон то чилсола ба омӯзиши хат ва хондан бо хуруфоти лотинӣ шуруъ карданд.

Хубии кор дар он буд, ки дар аввалин синфхонаи таълимӣ духтарону занон дар қатори бачагону мардон якҷо ба омӯзиш фаро гирифта мешуданд. Пеш аз ин дар мадрасаҳо занону духтарон аз писарону мардон ҷудо таҳсил мекарданд.

Бештигирмон ва қисман Кӯҳнашаҳри ноҳияи Кӯлоб ба таҳсил фаро гирифта шуда буданд. Дар ин мактаб, солҳои зиёде шахсонӣ босаводу бомарифат, иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) Шароф Алиев ва Бобо Саидов сарварӣ кардаанд.

Дар ин давра Дударов ва Иззатулин ном мардон аз халқиятҳои осетин ва тотор аз фанҳои забону адабиёти рус ва география, Ғаффор Ҳалимов аз фанҳои математика ба кӯдакон таълим медоданд.

Мактаб минбаъд ба бинои

Султоншоҳ Раҳматуллоев ба уҳда дошт, дар деҳаи Зарбдор бинои нави мактаб сохта ба истифода дода шуд. Мактабро минбаъд бо роҳбарии Аслбӣ Шарифова, Маҷид Зарифов, Давлат Хонаков, Абдулманнон Раҳмонов, Саймурод Шомуродов ҳазорон нафар хонанда хатм карда, ба донишгоҳу донишқадаҳои ҷумҳурӣ дохил шуда, соҳиби касбу кори гуногун гашта, дар ободу зебо гардидани Тоҷикистони азиз ҳиссаи муносиб гузоштанд.

Алҳол дар синфхонаҳои барҳавои замонавии бо таҷхизоту

## Чароғи фурӯзони маърифат

Омӯзгорон Ниёзмад Ҳайтов ва Шарбат Усмонов аввалин бунёдгузори мактаб дар ин мавзӯ буданд, ки ҳоло муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №11, номи чанговари башардӯст, фарзанди ҳамин диёр, дорандаи се ордени Ситораи Сурхи собиқ Иттиҳоди Шуравӣ Ёдгор Давлатовро дорад.

Аз он давра навад сол гузашт ва маълум, ки пешрафти зиндагӣ рушди ҷамъият шакли симои мактабу муаллимону хонандагон ба кулӣ тағйир ёфтааст.

Синфхонае, ки зикраш дар боло рафт ба маркази деҳа кӯчонида дар хонаи поҳсагии ба воҳити хашар бунёдёфта ба мактаби ҳафтсола табдил дода шуд, ки дар ин мактаб аз солҳои 1947 то 1957 кӯдакони деҳаҳои Луликӯтал, Камоллобод, Сарисеб,

идораи хоҷагии ба номи Жданов, ба маркази деҳаи Луликӯтал кӯчонида мешавад.

Муаллимони маълумоти олддор Бобо Шеров, Абдулло Малахов, Тоҷиддин Ҳусайнов, Бибиҷон Сафарова, Шамсиддин Ҳочиев, Иззатулло Раҳмонов, Бобохӯча Исмаилов, Низомуддин Шарофов, Раҳматулло Назаров, Ҳабибулло Шарифов, Ёрбобо Нурматов, Ҳусайн Латипов, Ҳабибулло Сангов ва боз дахҳои дигарро ном бурдан меарзад, ки тамоми умри азизи хешро барои таълиму тарбияи фарзандони диёр сарф карда, дар тарғиби ғояҳои ватандӯстӣ ҳиссаи сазовор гузоштаанд.

Аз солҳои 1958 то соли 1976 даврае, ки вазифаи директори мактабро марди рӯзгордида, иштирокчи Чанги Бузурги Ватанӣ

асбобҳои аёни мучаҳзагардонидашуда, бо сарварии директори муассиса Тоҳир Одинаев 84 нафар омӯзгор, ки аксарашон соҳибмаълумотанд, ба таълиму тарбияи беш аз 1200 нафар фарзандони халқ машғул буда, хонандагони муассиса дар ҳама озмуну чорабиниҳои шаҳрию минтақавӣ ва вилоятӣ фаъолона ширкат меварзанд. Чуноне ки мудри шӯбаи маорифи шаҳри Кӯлоб Нурулло Салимзода иброз медорад, муаллимону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №11 яке аз коллективҳои шуҳратёр дар байни муассисаҳои шаҳру ноҳия ба ҳисоб меравад.

*Зубайдулло РАҲМОНЗОДА,  
омӯзгори технологияи итти-  
лоотии МТМУ №11-и  
шаҳри Кӯлоб*

## АҶИБ!

## Танҳо дар як сатр

Нигерия давлати дугоникхост, зеро дар ҳар 11-умин таваллуд як дугоник ба дунё меояд.

\*\*\*

Як миллион доллар 10 кило вазн дорад.

\*\*\*

Дар Корея синну соли кӯдакон аз замони дар батни модар будан ҳисоб карда мешавад.

\*\*\*

Инсон ҳеҷ гоҳ бо чашми кушода атса зада наметавонад.

\*\*\*

Ба ҳисоби миёна кӯдакони 3,5-4-сола дар як рӯз 450-500 савол медиҳанд.

\*\*\*

Аксарияти одамон баъди 60-солагӣ 50 фоизи ҳисси тамъро гум мекунанд.

\*\*\*

Илм ҳамон вақт фоидабахш аст, ки мо онро на танҳо ба ақл, балки ба дил ҳам қабул бикунем.

\*\*\*

Олитарин арзише, ки падару модар ба фарзанд медиҳанд, тарбияи хуб аст.

\*\*\*

Тарбияи кори бузург аст, ба воситаи он сарнавишти инсон ҳал мешавад.

\*\*\*

Инсон ҳар рӯз ба ҳисоби миёна зиёда аз 5 ҳазор калима ҳарф мезанад.

\*\*\*

Барои афзудани қобилияти кор – садбарг, беҳшавии хотира – меҳчагул, паст кардани таб – бобунаро бӯйидан муфид аст.

\*\*\*

Олимон муайян кардаанд, ки инсон дар давоми ҳаёти худ 2,5 тонна сафеда, 1,3 тонна рағван, 17,5 тонна карбогидрат ва 75 тонна об истеъмол мекунад.

*Таҳияи Ҳотами ҲОМИД,  
«Омӯзгор»*

## БА ЁРИИ ОМУЗГОРОНИ ҚАВОН

## Қасида – қадимтарин навъи шеърӣ


Қасида дар назми классикии тоҷику форс яке аз навъҳои қадимтарин ва маъмултарини шеърӣ ба ҳисоб рафта, аз калимаи арабии «қасд» гирифта шуда, маънои азм, тавачҷух ва мақсадро дорад.

Дар шарҳи қасида муаллифи «Ғиёс-ул-лугот» чунин назар дорад: «Қасида дар луғат ба маънии мағзи ситабру гализ ва дар истилоҳи шоирон назме, ки ҳар ду мисраи байти аввал бо мисраҳои сонии абёти дигар ҳамқофия бошад ва камтар аз 15 байт набошад. Чунин навъи шеърро қасида гӯянд».

Қасида аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ва шакл ба навъҳои зерин ҷудо мешавад: 1) қасидаи мадҳӣ; 2) қасидаи ҳолӣ, шикоятӣ; 3) қасидаи ҳаҷвӣ; 4) қасидаи фалсафӣ; 5) қасидаи баҳорӣ; 6) қасидаи динӣ-мазҳабӣ; 7) қасидаи бадеия; 8) қасидаи ахлоқӣ; 9) қасидаи фаҳрия; 10) қасидаи расоия (марсия).

Дар адабиёти классикӣ шоирони зиёд ба ин навъи шеърӣ рӯй оварданд, аз ҷумла, устод Рӯдакӣ, Манучехрӣ, Унсурӣ, Анварӣ, Носири Хусрав, Амир Хусрави Дехлавӣ ва дигарон.

Аз адабиётшиносони тоҷик бори аввал муҳаққиқи варзида Шарифҷон Хусейнзода дар бораи қасида маълумоти нисбатан мукамал дода, онро ба навъҳои мадҳия, фаҳрия, ҳаҷвия, муноҷот, марсия ва наът ҷудо карда-



аст. Қасида ҳамчун як навъи шеърӣ адабиёти форсӣ-тоҷикӣ аз нимаи дуоми асри IX оғоз ёфта, дар адабиёти асри X ташаккули таҳаввул ёфтааст. Яке аз навъҳои маъмул қасидаи мадҳӣ ном дорад. Қасидаи мадҳӣ аз ҷиҳати сохт таркиби муайян дошта, ба қисмҳои тағазул, таҳаллус, мадҳ ва фаҳрия ҷудо мешавад.

Қадимтарин қасидаи мадҳӣ, ки то замони мо омада расидааст, ба қалами шоири асри IX Муҳаммад ибни Васиф тааллуқ дорад. Тавре ки дар боло зикр кардем, дар асри X ин навъи шеърӣ мукамалтар гардид. Маҷҳияи «Модари май»-и Одамушшуаро Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз ҳамин қабил қасидаҳо махсуб меёбад.

Дар қасидаи «Модари май» устод Рӯдакӣ амири Сиистон Абуҷаъфар Муҳаммадро ба хотири он ки ӯ ба

ҳимояи ҳукумати марказӣ, ваҳдат ва ягонагии давлати Сомониён бархоста, ҳокими исёнғари Рай – Макон ибни Канонро мағлуб карда буд, бо хоҳиши амир Насри II дар маҷлиси маликона васф намуд.

Хусусияти фарқкунандаи маҷҳияи устод Рӯдакӣ аз дигар шоирони замонаш аз он иборат мебошад, ки он дар сатҳи баланд эҷод гардидааст. Дар ҳаққи мадҳшаванда суҳанонеро қорбааст кардааст, ки ба шахсият ва рафтору кирдораш мувофиқати комил дошт.

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Абуҷаъфар ибни Муҳаммадро «малики адлу офтоби замона», «аз офтоби гавҳари Сосон» ва «моҳи озодагону маҷҳари Эрон» номидааст.

Асри XI давраи тараққи қасида ба шумор меравад. Қасида дар ин аср ҳам аз ҷиҳати шакл ба пояи баланд расид. Дар ин давра шоирони зиёде дар майдони шеърӯшоирӣ қувваозмоӣ кардаанд. Аз ҷумла, аз байни онҳо метавон Унсурӣ Балхӣ, Фарруҳи Сиистонӣ ва Манучехрӣ Домғониро ном бурд. Ҳар кадоми онҳо дар шоирӣ услуби хоси хешро ба вучуд оварданд ва шоирони баъдина хоҳу ноҳу ба ашъори онҳо муроҷиат карда, қасидаҳо эҷод намудаанд.

Адиб ҲАЙДАРОВ,  
омузгори МТМУ №25-и  
ноҳияи Фархор

## ЧАШМАНДОЗ



## МАОРИФИ ҚАҶОН

## Ботсвана

Дар Ботсвана таҳсилоти 10-солаи ройгон амал мекунад. 7 соли аввал дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ сурат мегирад. Забони таълим дар 4 соли аввал пурра сетсванӣ буда, баъдан таҳсил бо забони англисӣ ҷараён меёбад. Зинаи таҳсилоти миёна ҳатмӣ буда, донишомӯзон пас аз хатми он метавонанд кор кунанд.

## Алҷазоир

Дар Алҷазоир соли таҳсил дар моҳи сентябр оғоз шуда, моҳи июл ба итмом мерасад.

Низомии маорифи кишвар ба системаи аврупоӣ шабоҳат дорад:

- кӯдакистон;
- мактаб ё гимназия (9 сол);
- литсей ё техникум (3 сол);
- донишгоҳ, донишқада (5 сол).

Дарсҳо аз сахар то беғоҳ давом карда, дар ин миён 1-2 соат танаффуси нисфирӯзӣ дода мешавад. Бо оғози дарсҳо дарвозаҳои муассисаҳои таълимӣ баста мегарданд ва ба онҳое, ки дер омадаанд, танҳо дар сурати хузури волидонашон барои даромадан иҷозат дода мешаванд.

## Гамбия

Дар Гамбия тақрибан 1500 мактаб мавҷуд аст.

Муассисаҳои таҳсилоти зинаҳои ибтидоӣ ва миёнаи ин мамлакат дар муқоиса бо дигар кишварҳои Африқо нисбатан фаъолияти хуб доранд. Илова бар ин, дар муассисаҳо ғайр аз забони англисӣ забонҳои маҳаллии Гамбия, аз қабилӣ волофӣ, мандинканӣ ва фуланӣ низ омӯзонида мешавад.

## Конго

Дар низомии маорифи Конго якҷанд мушкул вучуд дорад. Ҳукумати мамлакат барои баргараф намудани мушкилоти мавҷуда ҷораҳои зарурӣ андешида, бар он назар аст, ки барои рушди пешрафти соҳаи маориф муассисаҳои таълимӣ хусусӣ бештар таъсис дода шаванд. Чунки бештари волидон ба муассисаҳои хусусӣ таъя намууда, андеша доранд, ки раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои маъмур хубтар ба роҳ монда шудааст.

Инчунин, истифодаи технологияҳои муосири таълим дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ гардида, курсҳои фосилавӣ ва онлайн таъсис дода шудааст.

## Лесото


Донишгоҳи миллии Лесото қадимтарин мактаби олии ин кишвар ба ҳисоб рафта, 8 апрели соли 1945 ҳамчун Коллеҷи Донишгоҳи католикии Пиус XII таъсис ёфтааст. 20 октябри соли 1975 ба Донишгоҳи миллии Лесото табдили ном кардааст.

Донишгоҳи маъмур дорои 7 факултет буда, мутахассисони соҳаҳои тиб, кишоварзӣ, муҳандисӣ, ҳуқуқшиносӣ ва ғайра омода карда мешаванд. Инчунин, баъди хатми донишгоҳ донишҷӯён бо ҷойи кор таъмин гардида, метавонанд дар зинаҳои магистратура ва докторантура таҳсилро идома диҳанд.

Таҳияи Ирода ТИЛАБОВА,  
«Омӯзгор»

## БИОЛОГИЯ

## Камхунӣ аз норасоии оҳан аст



Татқиқоти солҳои охир исбот намудааст, ки паҳншавии камхунӣ аз норасоии оҳан дар гурӯҳҳои гуногуни аҳоли махсуб меёбад.

Яке аз сабабҳои асосии паҳншавии камхунӣ аз норасоии оҳан аз истеъмоли нодурусти гизо вобаста аст. Ба ҳамагон маълум аст, ки оҳан дар таркиби гизои наботот мавҷуд мебошад.

Оҳан яке аз паҳншудатарин элемент буда, дар организм нақши муҳимро мебозад. Қисми зиёди он (3-5гр) ба гемоглобини эритроцитҳо ҳамроҳ мешавад. Қисми камтараш

0,6гр дар таркиби миоглобин ва ферментҳои нафаскашӣ дохил мешавад ва 1,5 г бошад, дар шакли феритин ва гемосидерин менамояд. Хориҷшавии шабонарӯзии оҳан ҳамагӣ 2 мг-ро ташкил медиҳад.

Барқароршавии оҳани талафшуда, аз ҳисоби ҷаббиши хӯрокҳои оҳандор дар рӯдаи 12-ангушта ва бориқ барқарор мегардад. Назоратро ба ворид шудани молекулаҳои оҳан ба хун ва венаи дарвозагӣ эритроцитҳо ба ҷо меорад.

Оҳан дар организм нақши хеле

муҳимро мебозад. Дар организми одами болӣ аз 3 то 5 гр оҳан мавҷуд аст. Оҳан дар таркиби гемоглобин, миоглобин ва ферментҳои нафаскашӣ дида мешавад. Оҳани таркиби гемоглобин 60-65%-и ҳаҷми умумии оҳани организмро ташкил медиҳад.

Камхунии камоҳаниро бо истеъмоли хӯрокҳои серғизо метавон таъбат кард. Оҳан бештар дар таркиби гӯшт, чигар, тухм, растаниҳои лубиёгӣ ва дар маҳсулоти ширӣ мавҷуд мебошад. Баъзе моддаҳои дар хӯрокбуда метавонанд ба ҷаббидашавии оҳан таъсир расонанд.

Таҳқиқотҳо исбот намудаанд, ки камхунӣ аз норасоии оҳан яке аз бемориҳои паҳншуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Паҳншавии камхунӣ аз норасоии оҳан, асосан, дар байни занҳо нисбат ба мардҳо бештар аст.

**Аломатҳои асосии камхунӣ:** чарх задани сар, садо дар гӯшҳо, сиёҳӣ пайдо шудан дар пеши чашм, хунук шудани пӯст, тезмондашавӣ, зуд-зуд кашиши дил, норасоии ҳаво ва дарди сар.

**Оризаҳои асосии камхунӣ:** илтиҳоб дар забон, илтиҳоб дар пардаи луобии даҳон, тағйирёбии овоз, зуд шиқастани нохунҳо, илтиҳоби асабҳо ва ғайра.

Д. МАҲСУМОВА,  
омузгори МТМУ №1-и  
ноҳияи Айӣ

## ХАБАР

## Тавачҷух ба омӯзиши забони русӣ

Дар Маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд маҳфили «Забони русӣ» таҳти роҳбарии омӯзгори варзида М. Абдурахмонова фаъолият дорад. Ин маҳфил хонандагонро зиёдеро барои омӯзиши забон ва адабиёти рус гирд овардааст. Муаллима М. Абдурахмонова дар ҷараёни дарсҳои ҷӯшон кӯшиш мена-

мояд, ки аз осори пурғановати адибони маъруфи рус низ маълумот диҳад ва бад-ин роҳ муҳаббати онҳоро ба забону адабиёти рус зиёд кунад.

Дар маҳфили «Забони русӣ» суҳбату муошират бо ин забон сурат мегирад, то шогирдон беҳтару хубтар ва равону бурро ҳарф за-

данро омӯзанд. Ҳифз намудани шеърҳои дostonҳо аз осори адибони рус ва хондани китобу маҷаллаҳо бо ин забон яке аз усулҳои омӯзиши забони русӣ дар маҳфил мебошад.

Нуъмон РАҶАБЗОДА,  
«Омӯзгор»

## ТАЛАФОТ

## Азим Байзоев



28 феввали соли 2025 филолог-шарқшинос, ҳуқуқшинос, забоншинос, мутарҷим, муаллифи китобҳои дарсии забони тоҷикӣ ва алифбои ниёгон Байзоев Азим Муҳаммадиевич дар синни 66 аз ҷаҳон даргузашт.

Мавсуф соли 1982 факултети забонҳои Шарки УДТ ба номи В. И. Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро бо ихтисоси филолог-шарқшинос ва соли 2005 Донишкадаи ҳуқуқ ва андозаи Тоҷикистонро бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм кардааст. Солҳои 1982-1984 ҳамчун ассистенти кафедраи филологияи Эрон фаъолият доштааст. Солҳои 1984-86 дар сафҳои Артиши Шуравӣ (Афғонистон) хизмат кардааст. Аз соли 1986-1992 дар вазифаҳои ассистент ва дотсенти кафедраи филологияи Эрони факултети забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кор кардааст. Солҳои 2012-2016 дар вазифаи ходими калони илми Пажухишгоҳи рушди маориф (ҳамкор) ва аз соли 2016 то охири умр ҳамчун сармутахассиси Академияи таҳсилоти Тоҷикистон фаъолият дошт.

Соли 1981 таҷрибаомӯзи Донишгоҳи Кобул (Афғонистон), соли 1997 шунавандаи курсҳои дипломатӣ дар Академияи хизмати хоричии Исломобод (Покистон), соли 2006 муҳаққиқи Донишгоҳи Канзас (ИМА), соли 2015 иштирокчи барномаи байналмилалӣ оид ба таҳсилоти фарогир Йокогама (Япония) будааст. Солҳои 2009-2013 дар Донишгоҳи давлатии Аризона (ИМА) аз забонҳои тоҷикӣ ва форсӣ дарс додааст. Пайваста ба кори эҷодӣ машғул буд, муаллифи силсилаи мақолҳои илмӣ методӣ, бадеию публицистӣ ва беш аз 15 китоби гуногунмавзӯ мебошад.

Азим Байзоев ҷанговари интернационалист (1984-1986) буд ва бо нишони «Ситораи Сурх», Ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии ИҶШС, Ифтихорномаи КМ ВЛКСМ, медали «Хизмати шоиста», Ҷоиза ба номи Аббос Алиев (дар соҳаи маориф), медалҳои ҷангӣ ва ҷашнӣ, ифтихорномаҳои Вазорати маориф ва илм, Вазорати мудоғиба, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон мукофотонида шудааст.

Ёди неки ин олими маъруф ва инсонии начиб ҳамеша бо мост.

Роҳбарият ва кормандони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз марги нобаҳангоми филолог-шарқшинос, ҳуқуқшинос, забоншинос, мутарҷим, муаллифи китобҳои дарсии забони тоҷикӣ ва алифбои ниёгон АЗИМ БАЙЗОЕВ андухгин буда, ба аҳли оила ва ҳешону пайвандони марҳум ихзори ҳамдардӣ менамоанд.

Кормандони Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Пажухишгоҳи рушди маориф ба номи Абдурахмони Ҷомӣ ва аҳли қалами нашрияи «Омӯзгор» аз даргузашти олими маъруфи тоҷик АЗИМ БАЙЗОЕВ андухгин буда, ба аҳли оила ва ҳешону пайвандони марҳум ҳамдардӣ амиқ баён мекунанд.

## САЙҚАЛИ ЗЕҲН

## Муаммои «Фарзин»

Аз боло ба поён: 1.\*\*\* Ғоиб, Шоир халқии Тоҷикистон. 2. Вилоят дар Федератсияи Россия. 3. Шакли талаффузи дигари калимаи «оташ». 4. Забони мардуми Доғистон. 5. Синфи \*\*\* ва деҳқон. 8. Сиккашиносро гӯянд. 10. Алоқачӣ (дар соҳаи ҳарбӣ) бо русӣ. 13. Шакли танҳои вожаи «муҳофизат». 14. Ифодакунандаи қимати ҳар гуна чиз ва мол. 15. Навъи ҳашарот.

Аз ҷап ба рост: 6. Собик Сарвазир Ҷумҳурии Тоҷикистон. 7. Муқобилмаънои «мушқил». 9. Собик вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон. 11. Он, ки хеле ситорাগарм аст. 12. Шахсе, ки дар шеър мадҳу ситоиш карда мешавад. 14. Воситаи беҳушгардонӣ дар соҳаи тиб. 16. Машғулияти фаннӣ. 17. Донаи шохмот.

Мураттиб Ҷомаи ҲОМИД,  
«Омӯзгор»

## ҲУНАРМАНДӢ

Инсон агар ҳунарманд бошад, чи дар Ватан ва чи берун аз он хор на- мешавад, зеро бо ҳунари худ як пора нонашро ёфта зиндагиашро пеш меба- рад. Аммо агар инсон беҳунар бошад, дар ҳама ҷо хору ҳақир аст.

## Даркушоӣ кунӣ, на дарбандӣ

Унсурмаоли Кайковус дар асари худ «Қобуснома» («Насихатнома») ба писараш Гелоншоҳ хитоб кардааст: «Бидон ва огоҳ бош, эй писар, ки мардуми беҳунар доим бе- суд бошад, чун мугелон (бутгаи хор), ки тан дораду соя надорад, на худро суд кунад, на ғайрро».

Ҳунар чизест, ки дунёи ботинии шахсро ғайи гардонида, инсонро аз бекорию оворагардӣ бозмедорад. Ҳар кас бояд ҳунар омӯзад, зеро шах- си ҳунарманд дар ҳама ҷо азиз ва садришин аст, аммо шахси беҳунар дар ҳама ҷо хору ҳақир аст. Ҷавони моро мебояд, ки ҳунар омӯзанд ва вақти худро зоеъ нагузаронанду машғули ҳунаре шаванд. Мутаассифона, баъзе ҷавони мо ифтихор аз мансаб ва дороии падару модар ме- кунанд, аммо ин фикру ақидаи онҳо бурхони нодонист. Ба ин маънӣ Абдурахмони Ҷомӣ мефармояд:

Чу нодонон на дар банди

падар бош,  
Падар бигзору фарзанди

Чунин гуфтаҳои шоирони класси- ки форсу тоҷик бояд дар зиндагӣ ши- ори ҳаррӯза мо бошад.

Агар инсон барои омӯхтани ин ё он касб сабру тоқатро пеша кунад, дар оянда калди хушбахтӣ ва му-

ваффақиятро ба даст меорад. Аммо бидуни ранҷ ганҷ ба даст намеояд. Ҳунар беҳтарин ва холистарин анво буда, ҳамеша ба ҳаёти инсон ало- каманд аст.

Шоир нависандагони мо дар гу- зашта боз соҳиби ҳунаре низ буда- анд. Масалан, ба гуфтаи Амир Му- ҳаммад, адиби тавоно Зайниддин Маҳмуди Восифӣ паҳлавон, пиёда- гарди мумтоз, шиновар, нотик, хо- физ, хушнавис ва бадеҳасаро низ бу- дааст.

Ҳар яки моро мебояд, ки вақти худро зоеъ нагузаронида, ба омӯх- тани ин ё он касб машғул шавем ва дар оянда мавқею мартабаи худро дар ҷомеа пайдо карда, барои Ватани азизамон-Тоҷикистон хидмат кунем ва аз ҳама муҳиммаш, ба кадрӣ вақт бирасем. Ба ҳамин маънӣ Абдурах- монӣ Ҷомӣ дар «Баҳористон»-и худ ба фарзанди ягонааш Зиёуддин Юсуф шарт мегузорад: «Ба кадрӣ вақт би- рас». Ва дувумин шарт мегузорад, ки «Ту ҳаргиз дар байни ҷомеа аз рӯйи аслу насаби ман фаҳр наkun».

Мо, ҷавонон, бояд гуш ба андар- зи ниёғони соҳибхирадамон дода, кӯшиш ба харҷ диҳем, ки фарзанди созовори замон бошем.

Ромизҷон ШОДИЕВ,  
омӯзгори МТМУ №20-и ноҳияи Айӣ

## ЭЪЛОН

## Муассисаи давлатии филиали «Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф» дар шаҳри Душанбе

барои ишғоли вазифаҳои ҳоли озмон менамоанд:

Раёсати кадрҳо ва котибот:

1. Ҳуқуқшинос - 1 воҳиди корӣ, маоши вазифавӣ 1812 сомонӣ;
2. Нозири хифзи меҳнат 1 воҳиди корӣ, маоши вазифавӣ - 1589 сомонӣ.

Шуъбаи таълим

1. Сармутахассис - 1 воҳиди корӣ, маоши вазифавӣ 1812 сомонӣ.

Кафедраи методикаи таълими

1. Омӯзгори калон (муаллими забони русӣ) 1 воҳиди корӣ, маоши вазифавӣ 1855 сомонӣ.

Кафедраи методикаи таълими


1. Омӯзгори калон - 1 воҳиди корӣ, маоши вазифавӣ 1855 сомонӣ

Эзоҳ: маоши вазифавӣ бе нишон

додани фоиз барои унвони илмӣ оварда шудааст.

Талабот ба довталабон

- Ҳуҷжатҳои зарурии пешниҳод- шаванда:
- ариза ба унвони директори му- ассиса;
  - варақаи шахсии бахисобгирии кадрҳо (бо 2 дона акси андозаи 4х6);
  - тарҷумаи ҳол;
  - нусхаи ҳуҷжатҳо дар бораи таҳсилот;
  - нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ;
  - маълумотнома оид ба вазъи саломатии шакли 038 УЕ;
  - нусхаи гувоҳномаи рақами му- шаххаси андозсупоранда;
  - нусхаи шиноснома;
  - нусхаи билети ҳарбӣ (барои шахсоне, ки хизмати ҳарбиро адо намудаанд);
  - маълумотномаи ИТС аз ВКД.



## ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дипломи гумшудаи №0054838, ки онро соли 2013 Коллеҷи инфор- матика ва техникаи компютери шаҳри Душанбе ба Шоев Алишер Нарзуллоевич додааст, эътибор надорад.

Дипломи гумшудаи ДТО №0228300, ки онро соли 2018 Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айӣ ба Шоев Алишер Нарзуллоевич додааст, эътибор надорад.



НАШРИИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН www.omuzgor-gazeta.tj

МУАССИС  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

САРМУҲАРРИР  
Эҳсон САФАРЗОДА

225-81-55

## ҲАЙАТИ ТАХРИРИЯ

Раҳим САИДЗОДА  
Абдулло РАҲМОНЗОДА  
Равшан КАРИМЗОДА  
Лутфия АБДУЛҲОЛИҚЗОДА  
Қобилҷон ХУШВАХТЗОДА

«Омӯзгор» тахти рақами 271/рз-97, аз 27.09.2021 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав номнавис шуда, тахти рақами 0110005977 дар Кумитаи андозаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Нашрия ба хотири чандандеш маводе низ ба таъ- мерасонад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифон ҳам- фикр набошад ва барои онҳо масъулиятро ба уҳда нагирад.

Навиштаҳо ва суратҳои ба идораи ҳафтанома ворид- гафта баргардонида наме- шаванд. Идораи ҳафтанома навиштаҳоро дар ҳаҷми на бештар аз 4 саҳифаи компюте- рии андозаи 14 (фосилаи 1,5)-и харфи Times New Roman Tj қабул менамояд.

Нишони: 734025, ш. Душанбе,  
ҳиёбони Айӣ - 126.

## ҲАЙАТИ ЭҶОДӢ

Насриддин ОХУНЗОДА  
(ҷонишини сармуҳаррир)  
Шодӣ РАҶАБЗОДА  
Ҳомаи ҲОМИД 225-81-57  
Шаҳноза БОБОМУРОДОВА  
(муҳаррирон)

## МУҲБИРОН

Ирода ТИЛАБОВА  
Хуршеда АЗИЗОВА  
(шаҳри Душанбе)  
Ҷангибеки УЛФАТШОҲ  
(ВМКБ)  
Сухроб АЗИЗӢ  
Худододи ИСЛОМ  
(вилояти Хатлон)  
Нуъмон РАҶАБЗОДА  
(вилояти Суғд)

Саодат ЭРҒАШЕВА 225-81-61  
(масъули обуна)  
Зарнисор НИЗОМОВА  
(хуруфчин)

Ҳафтанома дар матбааи наш- риёти комплекси «Шарки озад» ба таъ расид.  
Индекси обуна: 68850.  
Адади нашр: 42702 нусха

Почтаи электронӣ:  
p.omuzgor@maorif.tj  
Сомонаи ҳафтанома:  
www.omuzgor-gazeta.tj

QR - коди сомонан  
расмӣ нашрияи  
«Омӯзгор»



Навбатдори шумора  
С. Набизода